

## АНАТОМИЯ И ТОПОГРАФИИ САР

*Сархади сар*, ки онро аз гардан чудо мекунад, аз дунгии манаҳ сар шуда, дар асос ва шохчай фуки поёнй то роҳи беруни гӯш давом мейбад. Баъд шоҳаи пистоншаклро фаро гирифта, аз хати болои пушти гардан идома ёфта то дунгии беруни устухони пушти сар ё инион (нуктаи баландтарини ин дунгӣ, ки ба хати ҳамноми тарафи мӯкобил пайваст мешавад) мерасад.


*Андоза.* Дарозии сар (андозаи пешу қафо) – фосилаи байни глабел то инион 17 – 22 см аст. Васеъгии сар фосилаи дунгихои фарки сар 14 – 16 см аст. Баландии сар – фосилаи аз байни канори пешии суроҳи калони устухони пушти сар то нуктаи баландтарини дарзи сагиталий буда, 12 – 16 см аст. Доираи сар – хате, ки ба камонҳои фавқабрӯ ва аз дунгии беруни устухони пушти сар мегузарад, ба хисоби миёна 54 – 58 см аст.

Намуди сарро шакли косахонаи сар муйян месозад. Мутаносибан ба андозаи арзӣ ва тӯлӣ шаклҳои зерини косахонаи сарро гурӯҳбандӣ кардаанд: долихоцефалий (морсарӣ – ҳангоми бартарӣ доштани андозаи пешиву қафой), брахицефалий (сарпахнӣ – зиёд будани андозаҳои арзӣ) ва мезоцефалий (миёнсарӣ). Вобаста ба баландии косахонаи сар шакли косахонаи сарро чунин тасниф кардаанд: баланд, яъне гипсицефалий (маноравӣ); паст, яъне платицефалий; миёна, яъне ортоцефалий. Косахонаи сар маъмулан номутаносиб аст. Қисми рости он бештар инкишоф ёфтааст.

Фаркиятҳои синну соли соҳтмон ва андозаи сар хеле возеханд. Чунончӣ андозаи сари навзод нисбат ба баданиш назар ба калонсолон ду баробар зиёдтар аст. Гирдии сар

назар ба гирдии бадан калон аст. Дунгии пешонӣ хуб инкишоф ёфта, вале камонҳои фавқабрӯ вучуд надоранд. Қисми майнаи сар назар ба қисми рӯйи вай бештар инкишоф ёфтааст.

Қисми зиёди устухонҳои косахонаи сари навзодҳо ва кӯдакони яксола бо дарзҳо васл нашудаанд ва дар байни онҳо роғҳо мавҷуд аст. Ин роғҳо аз бофтаи пайвандӣ пур мебошанд. Мисол, дар нуктаи пайвастшавии устухони пешонӣ ва фарки сар, ва фарки сару пушти сар ноҳияе ба вучуд меояд, ки устухон надорад, нармаки косахонаи сар



Расми 20. Ноҳияи сар:

- 1) ноҳияи чаккаи рӯй;
- 2) ноҳияи фарки сар;
- 3) ноҳияи пешонӣ;
- 4) ноҳияи косахонаи ҷашм;
- 5) ноҳияи бинӣ;
- 6) ноҳияи даҳон;
- 7) ноҳияи манаҳ;
- 8) ноҳияи лунҷ;
- 9) ноҳияи назди гушу мушиқи хондан;
- 10) чуқурчаи паси ҷоги поён;
- 11) ноҳияи пистоншакл;
- 12) ноҳияи пушти сар.

(fonticulum crani) аст.

Нохияи сарро ба ду шұйбаи калон тақсам мекунанд: майна ва рүй.

Шұйбаи майнагии сар бо ранги сурх, шұйбаи рүй бо ранги кабуд ва нохияи гардан бо ранги зард ниншон дода шудааст.

Асоси скелети шұйбаи майнаро майнаи косахонаи сар ташкил медиҳад, асоси шұйбаи рүйро косахонаи сари рүйи ё висцералы ташкил медиҳад.


## ШҰЙБАИ МАЙНАГИИ САР

Шұйбаи майнагии сар дар хати рүй чудо шуда меистад. Ин хат аз канори фавқи чашмхонаи устухони рухсора ва камони рухсона гузашта то роҳи беруни гүш меравад. Дар майнаи косахонаи сар асос ва гунбади он мавчуд аст. Дар сатхи беруни шұйбаи майнагии сар чунин нохияҳо мавчуданд: нохияи токи пешонӣ, – фарқи сар, – пушти сар (regio frontoparietoooccipitalis), чуфт – нохияи чаккаи рүй ва пистоншакл (нигаред ба расми 20).

**Нохияи пешонӣ, фарқи сар ва пушти сар.**

Сархади ин нохия ба сархади нохияҳои пешонӣ, фарқи сар ва пушти сари гунбади косахонаи сар мувофиқат дорад. Вай аз пеш бо фавқчашмхонаи устухони пешонӣ ва глабелла (чукурчаи болои биннӣ), аз ақиб бо хати болои пушти гардан, аз пахлӯ бо хати болои чаккаи рүй хамсарҳад аст. Табакаҳои нохияи пешонӣ, фарқи сар ва пушти сар дар расми 21 нишон дода шудааст.

Пүст саҳт буда бо муй пушида шудааст. Муйдори гадулдҳои зиёди арак ва ҷарб аст. Ҳангоми баста шудани роҳи баромади гадули ҷарб мумкин аст, ки кистаи бандой (рентенционӣ), яъне атерома ба вучуд ояд. Ҳуҷайрабофти зери пүст хуб намудор аст ва бо вассачаҳои амудӣ ба катакчаҳои алоҳида чудо шудааст. Ин катакчаҳо дорои лифҳои пайвандӣ – бофтавӣ мебошанд, онҳо аз пүст ба табакаи поёнӣ – сарпӯши пай мераванд. Ба онҳо маъмулан пардаи беруни (адвентиция) рагҳои хунбар, ки ҳуҷайрабофти зери пүст мегузаранд, робита доранд. Ин боиси боз (кушода) шудани рагҳои сар мешавад, ки дар натиҷаи садама дидани бофтаҳои нарм рух медиҳанд ва дар навбати худ ба хунравии шадид оварда мерасонад. Гема



1 – пүст; 2 – ҳуҷайрабофти зери пүст; 3 – сарпӯши ниёмӣ; 4 – вариди диглон; 5 – ҳуҷайрабофти зериниёмӣ; 6 – устухон-парда; 7 – ҳуҷайрабофти зери устухон-пардагӣ; 8 – дона донаи пардаи анкабутияи магзи сар; 9 – устухони фарқи сар; 10 – шарёни мобайни менингӣ; 11 – пардаи саҳти магзи сар; 12 – пардаи анкабутияи магзи сар; 13 – моеъи ҳароммазу-магзи сар дар фазои зери анкабутия; 14 – пардаи мулодими магзи сар; 15 – қишири нимкураи калони магзи сар; 16 – фазои зери анкабутия; 17 – доси майна; 18 – варидҳои майна; 19 – шарён ва варидҳои менингелӣ; 20 – фазои энидурали; 21 – саҳфаи дарунии устухони фарқи сар; 22 – мӯддаи исфандии устухон; 23 – саҳфаи беруни устухони фарқи сар; 24 – вариди Эмиссарӣ; 25 – рагҳои шарёни ва варидие, ки дар ҳуҷайрабофти зери пүст қарор доранд; 26 – вассачаи пайвандаку бофтаҳо.

томхос, ки дар ин ҳолат пайдо мешаванд маҳдуд буда, ба берун мебароянд. *Сарпӯши пай* (апоневзори фавкулкосахонаи сар) – аз сахфай пай ки дар байни шикамчай пешониву паси сар, мушаки пешониву паси сар карор дошта, дар қисмҳои мобайни ноҳия хуб намоёнанд, иборат аст. Сарпӯши пай ба қисми паҳлӯй рафта борик мешавад ва ба ниёми болоии ноҳияи чакка мегузард. Пӯст ҳуҷайрабоғти зери пӯст ва сарпуши пай бо ҳам тавассути вассачаҳои амудии пайвандаки – боғтаи саҳт пайваст шудаанд. Ин барои аз ҷинҳо гирифтани пӯст ҳалал мерасонад. Ҳангоми дар ноҳияи пешонӣ осеб дидани пӯст ва мушаки паси сару пешонӣ ҳар се табака – пӯст, ҳуҷайрабоғти зери пӯст ва сарпуши пай (*galea arpoen-rotika*), ба ақиб мераванд, ҳангоми осеб дидани пӯст ва шикамчай паси сар мушакҳои бофтаҳо ба пеш мераванд. Ҷунин ҷароҳатҳо ҳоси гунбади косаи сар буда, нештарзаний (скалпированый) ном доранд.

Дар зери сарпӯши ниём ҳуҷайрабоғти мулоим қарор дорад, вай вассача надорад. Протесҳои фасодшавӣ ва ҳуноносӣ дар он пайдо шуда, ҳусусияти гуногун доранд. Устухонпарда ба устухонҳои косаи сар, ба ҷуз аз ҳатҳои дарзҳо ҳеле суст васл шудааст. Вай дарзҳо ба онҳо омехта шуда, чудо намешавад.

вад.

Ҳуҷайрабоғти зери устухонпардагӣ хуб намоён аст, аз ин сабаб устухонпарда ба осонӣ чудо мешавад. Дар ин ҷо пайдо шудани думмал (обсесс)-ҳои субпериосталий мумкин аст. Онҳо дар як устухон маҳдуд мешаванд, зеро устухонпарда ба дарзҳо омехта шуда садди роҳи паҳншавии фасод мешаванд.


Устухонҳои гунбади косаи сар паҳн буда, аз сахфаҳои дарунӣ ва берунӣ иборатанд. Дар байни онҳо моддаи исфандии диплоз мавҷуд аст. Саҳфаҳо чунон ҳамида ҳастанд, ки радиуси ҳамшавии сахфаи дарунӣ хурдтар аст. Онро сахфаи шишамонанд (*lamina vitrea*) низ меноманд. Вай назар ба сахфаи берунӣ зудтар осеб мебинад.

Моддаи исфандии устухонҳои ноҳия хуб намоён аст, дар вай вариди моддаи исфандӣ қарор дорад. Дар навзодҳо диплоз мавҷуд нест ва варидҳои он дар синни 2 – 5-солагӣ ба инкишоф оғоз мекунанд. Фағсии устухонҳо дар ҳар ноҳия ҳар хел аст. Дар ноҳияи ҳати сагиталии гунбад вай калонтар (то 0,5 см) аст, дар шӯъбаҳои паҳлӯй то 2 мм хурд мешаванд. Фағсии ҳамаи қабатҳои сар дар марҳилаи навзодӣ 2 – 3 мм буда, дар синни 25-солагӣ ба 5 – 6 мм мерасад.

*Хунтъминкунии шарёни*. Рагҳои хунгарди ноҳия дар ҳуҷайрабоғти зери пӯст қарор дошта, ба тарафи фарки сар ҳамчун ба марказ, яъне радиалӣ мераванд. Қисми пеши сар (ноҳияи пешонӣ)-ро шараёни фавқҳонаи ҷашм ва фавқул галтак (*supratrochlearis*), бо ҳун таъмин мекунанд. Онҳо байни худ ба таври васеъ анастомоз мешаванд. Ҳамчунин ба шараёни қунҷӣ (a. angularis), ки аз шарёни рӯй ва шоҳаҳои пешонигии сатҳии чакка мераванд, хуб анастомоз мешаванд. Вай қисмҳои паҳлӯйи сарро (ноҳияи чаккаро) бо ҳун таъмин мекунад (расми 23). Вай шоҳаҳои охирини шарёни берунии хоб ба ҳисоб рафта, ба андозаи як ангушти қундаланг аз пеши тутмаи суфраи гӯш қарор дорад ва дар ин ҷо набазони онро санҷидан мумкин аст. Шарёни сатҳии чаккаи сар шоҳаҳои дигар



Расми 22. Шараён ва асаబҳои ноҳияи пешонӣ:  
1 - r. parietalis a. temporalis superficialis; 2 - r. frontalis a. temporalis superficialis; 3 - n. infratrochlearis; 4 - a. angularis; 5 - arcus palpebralis inferior; 6 - arcus palpebralis superior; 7 - n. lacrimalis; 8 - n. et a. supratrochlearis; 9 - a. et n. supraorbitalis; 10 - m. occipitofrontalis.




Расми 23. Рагҳо ва асабҳои ноҳияи чакка:

1 – н. occipitalis major; 2 – а. occipitalis; 3 – н. occipitalis minor; 4 – н. auricularis posterior; 5 – м. sternocleidomastoideus; 6 – н. facialis; 7 – а. et v. temporalis superficialis; 8 – н. auriculotemporalis; 9 – г. frontalis a. temporalis superficialis; 10 – н. lacrimalis; 11 – н. supraorbitalis; 12 – а. supraorbitalis; 13 – г. parietalis a. temporalis superficialis.

низ дорад (фарки сар, пешни гӯш, гадуди назди гуш, мобайни чаккаи сар, кундалангии руй, руҳсорою чашмхона), ки байни худ хеле хуб анастомоз шуда, ноҳияи марбутаро бо хун таъмин мекунанд. Ба ноҳияи чаккаи сар хун аз шараёни амики чаккаи сар низ дохил мешавад, ки вай аз шараёни фуки болой чудо шуда меояд.

Ноҳияи паси сари қисми майнагии сарро ду шарёни бузург бо хун таъмин мекунанд: шарёни паси сар ва шарёни ақиби гӯш. (Расми 24).

Шарёни паси сар аз шарёни беруни хоб дур шуда 2 см. дурттар аз канори ақиби шоҳаи пистоншакли ахроми (пирамидан) устухони чакка мегузарад. Вай ба шарёни ҳамноми тарафи муқобил ва шарёни ақиби гӯш, ки шоҳаи шарёни беруни хоб ба шумор меравад, анастомоз мешавад. Шарёни ақиби гӯш аз тӯли шоҳаи дарафшмонанди устухони чакка ба боло ба шоҳаи пистоншакли меравад. Дар байни онҳо ва суфраи гуш чойгир шуда, шарёни дарафшиву пистоншакл ва шарёни ақиби таблӣ, шоҳаи гӯшӣ, пистоншакл ва паси сариро ҳосил карда медиҳад.



Расми 24. Шараёни асабҳои пушти сар:

1 – м. occipitofrontalis; 2 – н. occipitalis major; 3 – а. occipitalis; 4 – н. occipitalis minor; 5 – rr. dorsales (posteriorres) nn. spinales; 6 – м. trapezius; 7 – м. sternocleidomastoideus; 8 – м. splenius; 9 – а. auricularis posterior.

*Системаи варидии ноҳияи пешинӣ – фарки сар ва паси сар хеле хуб инкишоф ёфтадааст ва аз се қабат иборатанд. Дар байни табакаҳои варидҳо анастомозҳо зиёде мавҷуданд, ки варидҳои қисмҳои майнагӣ ва руийи косаи сарро алоқаманд мекунанд. Варидҳои сатҳиро (табакаи якум) воридҳои зерипӯстии сар ташкил медиҳанд ва шарёниҳои ҳамноми дар боло зикршударо ҳамроҳӣ мекунанд. Ҷараёни бозгашти варидии онҳо дар вариди дохилии юғӣ, қисман дар варидҳои руй ва паси фуки поёни, ҳамчунин дар варидӣ берунии юғӣ сурат мегирад.*

*Табакаи дуюми варидҳо – варидҳои диплой, ки дар моддаи исфандии устухонҳои наҳни косаи сар мавқеъ доранд. То устухоншавии пурра дарзҳои варидҳои ҷиплой хуб намоён нестанд ва дар ҳудуди як устухон маҳдуд мешаванд.*

*Табакаи суюми варидҳо аз ҷайҳои (синусҳои) варидии дохилии косаи сари пардаи саҳти магзи сар иборат мебошад. Ҳамаи се табака бо варидҳои эмиссарӣ (рахокунӣ) байни худ алоқаманд шудаанд. Воридҳои нисбатан қалонтари эмиссарӣ, ки дар ноҳияҳои*

паси сар, фарки сар ва пистоншакл қарор доранд, аз тариқи суроҳои начандон калон ба устухонҳо мегузаранд. Ҳангоми инкишоф ёфтани процесси фасодинавӣ дар нохияи сар хатари ба ин чараён ҷалб шудани варидҳои ҳӯҷайрабофти зерипӯстӣ, варидҳои диплой, ҷайбҳои пардаи саҳт ва худи парда ва байди ин трамбози ҷайбҳои вариди ба миён меояд.


Хунтаъминкунни фаровони шарёни сар аз системаи шараёни доҳилӣ ва беруни хоб боиси зуд шифо ёфтани ҷароҳат мешавад. Аммо дар ҳолатҳои пайдо шудани уфунати фасодӣ ин чараёнро илтиҳоби (газаки) варид душвор соҳта, ба воситаи варидҳои эмиссарӣ, ки се табакаи варидҳои сарро мепайванданд, метавонад ба ковокии косаи сар доҳил шавад.

*Асабигирии (иннерватсияи) табакаҳои сар.* Асабҳои сатҳии сарро шароин ва варидҳо ҳамроҳӣ карда, якҷоя бо онҳо қабзани рагӣ – асабиро ба вучуд меоранд. Дар нохияи пешонӣ асаби пешонӣ ба шоҳаҳо таксим мешавад, ки асаби калонтарин буда, аз шоҳаи якуми асаби сетора пайдо мешавад. Дар инҷо вай ба ду шоҳа ба асаби фавқ ҷашмхона ба фавқи гаргаравӣ таксим мешавад. Онҳо пӯсти пешониро бо асаб таъмин мекунанд. Асабигирии нохияро ҳамчунин шоҳаи руҳсорою чакка шоҳаи дуюми асаби сетора низ ба амал меорад.

Шикамчаи пешонагии мушаки паси сару пешонагӣ аз шоҳаҳои асаби чехра (рӯй) асаб мегиранд. Дар нохияи фарки сар асаби гӯшу чакка, ки аз шоҳаи сеюми асаби сетора чудо мешавад, ба шоҳаҳо тақсим мешавад.

Пӯсти нохияи паси сар аз асаби майдани паси сар, аз шабакаи гардан ва асаби калони паси сар асаб мегирад. Асаби паси сар дар нисбати асаби майдани паси сар медиалий қарор дошта аз шоҳаи ақиби асаби дуюми гардану ҳароммагз ибтидо мешавад. Дар паси суфраи асаби ақиби гӯш ба шоҳаҳо тақсим мешавад.

Ҳамаи танаҳои ҳиссунандай асабҳои кисми майнагии сар ба андозае байни худ анастомоз шудаанд. Ҳалаллабии саҳти асабигирии бофтаҳои сар мӯҳлати ба ҳам омадани заҳмро дароз мекунад.



Расми 25. Табакаҳои нохияи чакка (буриши уфукӣ):

1 – a. meningea media; 2 – paries lateralis orbitae; 3 – paupniculus adiposus; 4 – fascia temporalis; 5 – a. temporalis profunda; 6 – m. temporalis; 7 – periosteum; 8 – fascia superficialis; 9 – pars squamosa ossis temporalis; 10 – a. temporalis superficialis et n. auriculotemporalis; 11 – lobus temporalis cerebri.

*Аксулҷараёни лимфа* аз соҳтмонҳои сатҳии нохияҳои пеши сар дар гиреҳҳои лимфавӣ рӯҳ медиҳанд онҳо дар пеши гӯш қарор доранд. Аз нохияи мобайни сар бошад, дар ақиби суфраи гӯш сурат мегиранд. Лимфа аз нохияи пушти сар ба гиреҳҳои лимфавии пушти сар доҳил мешавад. Рагҳои лимфавии оваранда аз гиреҳҳои регионарии лимфавии зикршуда ба гиреҳҳои сатҳӣ ва амики гардан доҳил мешаванд.

### Нохияи чакка (regio temporalis)

Сарҳади нохияи чакка ба ҳудуди паҳншавии мушаки чакка мувоғикат мекунад. Вай аз пеш бо шоҳаи пешонагии устухони чакка, аз поён бо камони чакка, аз боло ва ақиб бо ҳати бологии чакка ҳамсарҳад аст. Қабатҳои нохияи чакка дар расми 25 нишон дода шудааст.


Пӯст дар кисмҳои пеши нохия тунук ва мутахаррик будан дар кисмҳои ақиби нохия

чафтар аст. *Хучайрабофти зерипүсті* чандон хуб намоён нест. *Ниёми* (фасция) сатхұй давоми сарнұши пай ба ҳисоб мера-вад, ки вай дар шакли сахфаи борики ниёмы ба поён мефарояд. Баъдан *ниёми* билхоса меояд, ки аз сахфаи сақти апоневрозій ибо-рат аст. Вай аз хати болои чакка сар ва дар поён чудо шуда, бо ду сахфа (сатхұй ва амиқ) ба сатхі пешу қафой камони чакка маңжам мешавад. Дар байни сахфаҳои ниёми билхоса табақаи чарбій мавчұд аст, ки дар вай шарёни мобайни чакка карор дорад. Чу-курттар, дар зери ниёми билхоса бошад, мушаки чакка чойгир шудааст. Вайро аз сах-фаи амиқи ниём қабати на чандон калони хучайрабофт чудо мекунад, вай дар поён хубтар намоён аст. Дар самти чукурчай зе-ричакка, поентар аз камони чакка ва усту-хони чакка, хучайрабофт ба қисми чарбии рухсора мегузорад.

Қабзаи лифҳои мушаки чакка сар карда аз қисми фалсии устухони рухсора ба пеш-ва ақиб ва пойн күтох наздик шуда, ба шо-

хай варидии фуки поёні маңжам мешавад. Мушаки чакка вазифаи хоиданро ичро мекунад ва фуки поёниро аз болову ақиб мекашад. Аз гағсии он шарёнхой амиқи чакка аст шарёнхой фуки болой ва асабхой хам-ном, ки аз шоҳаҳои мушаки *p. mandibularis* – шоҳаи сеюми асаби сетора сар мешаванд, мегузоранд.

*Устухонпарда* дар қисми поёни нохия бо устухон саҳт пайванд шудааст, дар қисмінде дигар бошад, ба воситаи қабати начандон калони хучайрабофти зерустухонпардай пайваст мешавад. Устухонхой нохияи чак-ка дорои сахфаи берунияд, vale қисми фал-сии устухони чакка қарыб, ки тамоман дип-лоз надорад ва устухон хеле тунук аст (гағ-сияш аз 2 мм зиёд намешавад). Аз ин сабаб дар нохияи чакка садама оқибати хатарнок дорад. Файр аз ин дар хотир бояд дошт, ки дар көвөккии косаи сар шарёни мобайни минингалы мавчұд аст ва осеб дидани усту-хони чакка метавонад, боиси кафидану пара шудани он ва хунрезиву пайдо шудани ху-



Расми 26. Секунчай трепанатсияни Шипо:

- 1 – *porus acusticus externus*; 2 – проекцияи асаби рүй; 3 – *cellulae mastoideae*; 4 – *crista mastoidea*; 5 – *foramen mastoideum*; 6 – проекцияи синуси сигмашакл.

номос гардад. Хунтагъминкунй ва асабгирии нохия аз ҳисоби ҳамаи рагҳо ва асабҳое аст, ки нохияни пешонӣ паси сарро таъмин мекунанд. Дар хӯчайрабофти зери пӯст шарёни сатҳи чакка ва шоҳаҳои он ҷойгир шудааст. Дар қабатҳои чукури нохия *temporales profundae* ба шоҳаҳо таксим мешавад.

Асабгирии пӯсти нохияи чакка аз ҳисоби асаби гӯшу чакка сурат мегирад, ки вай шоҳаҳи асаби сектора мебошад. Мушакҳои нохияи чаккаро шоҳаҳои чаккагии асаби рӯй, ҳамчунин асабҳои чукури чакка аз шоҳаҳи селоми асаби сектора бо асаб таъмин мекунанд.

Аксулҷараённи лимфавӣ дар гиреҳҳои сатҳӣ ва амиқи лимфавии ғадуди луобии наздигӯший ва пеши гӯши рӯх медиҳад.

### Нохияи шоҳаҳи пистоншакл (*regio mastoidea*)

Сарҳади нохия ба мавқеи шоҳаҳи писташакли устухони чакка мувоғиқат дорад.

Табакаҳо. Пӯст тунуки камҳаракат аст. Хӯчайрабофти зерипӯстӣ ба қадри миёна намудор аст. Дар вай ниёми сатҳӣ ва мушакҳи ақиби гӯш ҷойгиранд. Устухонпарда ба устухон саҳт ҷафс шудааст. Ба он мушакҳои гӯшу охураку пистоншакл, ки дар устухонҳо ҷафсаанд, мушакҳи тасмашакли сар, шикамчаи ақиби мушакҳи думоҳичадор (*m. digastricus*), мушакҳи дарозтарини сар мепечанд. Ин ҳолат сатҳи пистоншаклро ба чӯз нохияи пешу болои он, ки дар он ҷо майдони суфтаи секунча мавҷуд аст дигар қисмҳои он шаҳшуланд. Он майдонро секунчаи трепанатсионии Шипо (расми 26) меноманд. Сарҳади болои секунча – ҳати уфӯқӣ, ки давоми камони руҳкора ба ҳисоб меравад, ҳудуди пешии секунча – ҳате, ки аз ақиби роҳи беруни гӯш ба куллаи шоҳаҳи писташакл меравад, ҳудуди ақиби секунча тегаи шоҳаҳи писташаклро фаро мегирад.

Дар гафсии шоҳаҳи пистоншакл катақчаҳои устухонӣ қарор доранд ва луобпарда густурда шудааст. Вобаста ба дараҷаи ин-кишифи ин катақчаҳо навъҳои пневматикий (катақчаҳо бисёранд ва тамоми шоҳаҳо фаро мегиранд) ва склеротикий (катақчаҳо тақрибан мавҷуд нестанд ва ё хеле суст на-

мудоранд) – и шоҳаҳи пистоншаклро ҷудо кардаанд. Дар байни катақчаҳо як катақчаи калон фарқ карда меистад, ки онро гори пистонакӣ меноманд. Вай бо ковокии гӯши мобайни ё ковокии таблӣ алоқаманд аст ва дар наздикии сарҳади болои секунча дар чукурии 1 – 1,5 см намудор мешаванд.

Ҳангоми отитҳои фасодӣ, ки дар қӯдакон пайдо мешаванд ва аворизи баъди зуқом (трипти), сурхча ва маҳмалак ба ҳисоб меравад, чирк аз гӯши мобайни ба шоҳаҳи пистоншакл, аз ҷумла ба гори пистонакӣ мегузараад. Ба ин соҳтмони шоҳаҳи пистонакии қӯдакон низ мусоидат мекунад, вай дар ин давра ба моддаи исфандии устухонҳои гумбади косаи сар шабоҳат дорад. Дар ҷунун ҳолатҳо трепанатсиияи шоҳаҳи пистонакиро дар ҳудуди секунчаи трепанатсионӣ иҷро бояд кард. Сарҳади болои секунчаро вайрон кардан мумкин нест, ҷунуни ба чукурчай мобайни косаи сар афтидан мумкин аст. Агар ба боло ва ба пеш суроҳ қунем, ба чукурчии фавқитаблии ковокии таблӣ расидан мумкин аст, дар ин ҷо устухонҳои сомеа (болгача, рикобча ва сандон) қарор доранд. Сарҳади пешии секунча ба қисми поёни канали асаби рӯй, сарҳади ақиби секунча ба тарҳи чайби сигмашакли варидӣ мувоғиқат дорад.

*Хунтагъминкунӣ* нохияи шоҳаҳи пистонакӣ тавассути шарёни ақиби гӯш ва шоҳаҳои пистоншакли он ва низ аз шоҳаҳои шарёни паси сар сурат мегирад.

*Асабгирии* нохияро асабҳои майдони паси сар ва асаби калони гӯш (аз шабакаи гардан), ҳамчунин шоҳаҳои ақиби асаби гӯш таъмин мекунанд.

*Аксулҷараённи лимфӣ* дар гиреҳҳои лимфавии паси гӯш сурат мегирад.

### Асоси беруни косаи сар

Асоси беруни косаи сарро ба ду қисм ҷудо мекунанд. Қисми пешӣ ва ақиби. Сарҳади байни онҳо аз қисми пешии суроҳии калони паси сар гузашта, шоҳаҳои пистонакиро пайваст мекунад. Дар қисми пеш суроҳиҳо мавҷуданд, ки аз онҳо рагҳо ва асабҳои косаи сар мегузараанд. Ҳамаи ин суроҳиҳо нисбат ба *linea foraminifera* мутаносиб (сим-


метрі) чойгиранд ва ин хат сұрохи назди дандони пешро ба коми саҳт ва сұрохи дарафші – пистонакиро ба устухони чакка мепайванад. Мувоғиқи ин хат тегаи устухон чойгир шудааст, ки аз саҳфаи литералии шоҳаи болшакли устухони фонашакл оғоз мейбад. Минбаъд тега аз канори дарунни сұрохи байзашакл, канори берунии сұроҳаи берунии канали шарёни хоб аввал ба самти шоҳаи дарафші ва байды ба самти шоҳаи пистонакій идома мейбад. Вайро ба-рои дастраскунни чаррохі аз рохи даҳон ё биній ба деворай болои кисми бинигии халк ва ба воситаи он ба зини түркій расидан, истифода мебаранд. *Pars lateralis hili cranii* дорон чуқурчай зеричакка ва чуқурчай устухони чаккаву фуки поёни аст. Чуқурчай зеричакка давоми поёнии бевоситай чакка мебошад. Онро аз берун кисман шоҳаи фуки поёни мепүшонад. Вай аз тариқи роги поёнии чашмхона ба чашмхона ва аз тариқи роги болу фуки болой (*fissura petro-gomatica Killaris*) ба чуқурчай болу ком алокаманд мешавад.

### Асоси дарунни косаи сар

Асоси дарунни косаи сар аз се чуқурчай косаи сар иборат аст: пеш, ақиб ва миёна (расми 27). Асоси дарунни косаи сар:

**Чуқурчай пеши косаи сар** дар болои ковокии биний ва чашмхона чойгир шуда, хиссаҳои пешонигии мағзи сарро фаро мегирад. Дар кисмҳои пеши қаъри чуқурча точи хурӯси устухони галбершакл баланд мешавад, дар канори пеши он сұрохии күр (for. Saecum) чой мегирад. Аксар вакт вай дорон варидӣ эмиссарӣ аст, ки чайби сагиталии болоиро бо варидҳои ковокии биний алокаманд месозад ва хеле кам күр тамом мешавад. Дар харду тарафи точи хурӯс саҳфаҳои сұрох-сұрохи устухони галбершакл чойгир шудаанд, аз тариқи сұрохи онҳо асабҳои шома дар шакли риштаҳои борик мегузаранд. Аз ин чо хамчунин асаби пеши галбершакл ва шараённи галбершакл низ мегузаранд. Канори ақибии чуқурчаро болҳои майдай устухони фонашакл хуб нишон медиҳанд.

Аломати шикастагӣ дар ноҳияи чуқурчай



Расми 27:

- 1 – for. caecum;
- 2 – crista galli;
- 3 – lamina cribrosa;
- 4 – sulcus chiasmatis;
- 5 – canalis opticus;
- 6 – dorsum sellae;
- 7 – for. rotundum;
- 8 – ala major;
- 9 – for.accessorium;
- 10 – processus clinoides posterior;
- 11 – for. ovale;
- 12 – for. spinosum;
- 13 – impressio trigemini;
- 14 – sul. sinus petrosi inferioris;
- 15 – porus acusticus internus;
- 16 – sul. sinus petrosi superioris;
- 17 – for. jugulare;
- 18 – sul. sinus sigmoidei;
- 19 – canalis condilaris;
- 20 – for. magnum;
- 21 – crista occipitalis interna;
- 22 – canalis hypoglossus;
- 23 – clivus;
- 24 – for. lacerum;
- 25 – processus clinoides anterior;
- 26 – ala minor;
- 27 – fossa hypophysialis;
- 28 – tuberculum sellae;
- 29 – pars orbitalis ossis frontalis,

пеши косаи сар аз бинй ва ҳалқ хун рафтан мебошад. Илова бар ин хуншорй дар зери мултахимаи чашм ва пӯст мушоҳид мешавад. Ҳангоми хуншории шадид дар ҳуҷай-рабоғти чашмхона экзофтам мушоҳид мешавад. Процесҳои илтиҳобии фасоддор ба ковокии косаи сар аз тарики вариди эмиссарии суроҳии кӯр доҳил мешаванд ва ё дар натиҷаи аз ҷайби пешонӣ ба пардаи майна ва моддаҳои он (менингит, менингэноцефалит, думмалҳои субдуралӣ ва эпидуралӣ) гузаштани процесси илтиҳобӣ, косаи сарро мубтало месозанд.

**Чукурчаи мобайнини косаи сарро** ҷисми устухони фонашакл ба вучуд овардааст ва аз ду чукурни иборат аст, ки онҳоро чукурчаи гипофизарӣ чудо мекунад. Ҳиссаи чаккаи магзи сарро фаро мегирад. Дар чукурчаи зини туркӣ гипофиз ва дар пешонӣ он дар ҷӯяки салиби асаби босира салиби асабҳои босира ҷой гирифтаанд. Дар паҳлӯи зини туркӣ ҷайбҳои горӣ ҷойгиранд, ки ба онҳо варидҳои болоӣ ва поёни чашм меафтанд. Дар ин ҷо ҷуяҳои хобӣ низ маълум мешаванд, ки аз тарики онҳо шараённи дарунии хоб мегузаанд.

Дар ин қисми асоси косаи сар миқдори зиёди суроҳиҳо мавҷуд аст. Аз тарики онҳо рагҳои хунбар ва асабҳо мегузаанд. Каме пештар канали босира карор дорад ва аз тарики он ба чашмхона асаби босира ва шарёни чашм мегузаанд. Дар байни боли майда ва қалони устухони фонашакл роғи болоии чашмхона ба вучуд меояд, ки аз тарики он варидҳои чашм ва асабҳои чашм, аз ҷумла асабҳои ҳаракатдиҳандай чашм, гаргарай, дуркунанда ва чашм (шоҳаи якуми асаби сетора) мегузаанд.

Дар ақиби роғи чашмхона суроҳи мудаввар ҷойгир шудааст ва аз тарики он асаби фуки боло ба чукурчаи болу ком меравад. Дар қисми латералию ақибтар аз суроҳии мудаввар суроҳии байзашакл қарор дорад ва аз тарики он асаби фуки поёни ва варидҳои шабакаи болшаклро бо ҷайби горӣ пайваст мекунанд, мегузаанд. Дар наздикии суроҳӣ дар сатҳи пеши ахроми устухони чак-

ка гирсҳи сетора карор дорад. Як қисми сатҳи пеши ахром боли ковокии таблиро ташкил мекунад. Дар берун ва ақиби суроҳии байзавӣ суроҳии нешдор мавҷуд мебошад, ки аз тарики вай шарёни мобайнини менингелат (аз а. maxillaries) ва шоҳаи менингелат (аз асаби фуки поёни) мегузаанд. Дар байни қуллаи ахром ва устухони фонашакл суроҳии дарида ҷойгир шудааст, ки бо тагояк пур буда, аз тарики он асаби қалони сангин аз асаби мобайни ва варидҳои эмиссарӣ, ки шабакаи болшаклро бо ҷайби горӣ мепайванданд, мегузаанд. Дар ин ҷо канали шараённи дарунии хоб низ боз мешавад.

Дар вакти садама ёфтани ноҳияи мобайнини чукурчаи косаи сар аз бинй ва ҳалқ хун меравад. Аксар вакт асабҳои VI, VII ва VIII-и косаи сар осеб мебинанд ва дар натиҷаи он ҷашмгозаи даруниӣ, фалачи мушакҳои рӯй, гум шудани овоз рӯҳ медиҳад. Ҳангоми садама дидани ахроми устухони чакка аз гӯшҷорӣ шудани хун мумкин аст. Аз ноҳияи рӯй ба ковокии косаи сар уфунати фасоддор бо роҳи варидҳои чашм интиқол мейбад.

**Чукурчаи ақибии косаи сар** аз пеш бо канори болоии ахроми устухони чакка ва аз ақиби бо сатҳи дарунии устухони паси сар ҳам ҳудуд мебошад. Дар чукурча купрӯқ ва майнаи дарозрӯя ҷойгиранд, ки дар қисми пешонӣ он қарор доранд. Қарib тамоми чукурча майнача (магзча) ва ҳиссаи пасисарии магзи сарро фаро гирифта аст. Дар маркази чукурча суроҳии қалон (пасисарӣ) қарор дорад ва аз тарики он майнаи дарозрӯя бо тамоми пардаҳояши ва шарёнҳои пасисари бо шоҳаҳояш, шарёнҳои пешӣ ва ақибии ҳароммагзу қисми ҳароммагзии асабӣ иловагу мегузаанд. Дар паҳлӯи суроҳии паси сар суроҳие мавҷуд аст (канали асаби зери забон), ки аз тарики он асаби зери забон (асаби XII) мегузарад. Дар канори ақибии ахром суроҳии юғӣ қарор дорад, ки аз қисми пешӣ ва ақиби иборат мебошад. Аз қисми пешонӣ суроҳи асабҳои забону ҳалқ, гумроҳ (п. vagus) ва илова мегузаанд. Дар қисми ақиби он пиёзаки болоии вариди дарунии юғӣ ва шарёни ақибии минингелат аз шарё-

ни болоравандаи халк қарор доранд.


Дар сатхи акибии ахроми устухони чаккаи сар сүрохии гүши дарунй қарор дорад, ки ба гузаргохи ҳамном мебарад. Аз тарики ин сүрохи асабҳои чехра, мобайни ва асаби дахлезу ҳалзун мегузаранд.

Ҳангоми садами дицани чукурчай акибии косаи сар хунравии беруний ба назар намерасад. Протсесси фасодгирии гүши дарунй метавонад илтиҳоби пардаи магзи сарро ба вучуд орад. Мастоидити фасод аксар вакт чайби сигмавиро низ ба худ чалб мекунад (синустромбоз).

### Пардаҳон магзи сар

Магзи сарро се парда пӯшонидааст. Пардаи аз ҳама берунтар пардаи саҳти магзи сар мебошад. Баъди он пардаи анкабутияи магзи сар ва аз ҳама ба магзи сар наздиктар пардаи нарми магзи сар қарор доранд.

**Пардаи саҳти магзи сар** (*dura mater encephali*) бо устухонҳои гунбади косаи сар суст пайваст шудааст. Дар асоси косаи сар, маҳсусан дар гирди зини туркӣ, дар нишебӣ ва ноҳияи ахроми устухони чакка вай ба устухонҳо маҳкамтар пайваст мешавад. Пардаи саҳт дар қовокии косаи сар чандин шоҳа медиҳад, ки дар нуқтаи бо устухонҳо васл шуданашон ва ё дар канори озодашон раҳ-



Расми 28. Топографияи чайбҳои пардан саҳти магзи сар: 1 – falx cerebri; 2 – sinus sagittalis superior; 3 – sinus sagittalis inferior; 4 – sinus petrosus superior; 5 – sinus rectus; 6 – sinus petrosus inferior; 7 – sinus occipitalis; 8 – sinus transversus; 9 – sinus sphenoidalis; 10 – v. jugularis interna; 11 – sinus cavernosus; 12 – sinus intercavernosus anterior; 13 – sinus alae parvae.

на шуда, қовокихоро ба вучуд меоранд, ки шакли ин қовокихо серӯя (секира) аст. Онҳо клапан надоранд, эндолел густшурда шудааст ва ба номи чайбҳои варидии пардаи саҳти магзи сар (*sinus durae matris*) ёд мешаванд.

Чунин шоҳаҳои пардаи саҳти магзи сарро гуруҳбандӣ кардаанд: доси майна, хайма ва доси майнача, ҳичоби хочизи (диафрагма) зин, қовокии сешоҳа.

**Доси майна** (*falx cerebri*) ба тарафи сагиталий аз точки ҳурӯс то дунгии пушти сар майл карда, то чукурии ҷисми пинадор (*cogrus callosum*) мерасад ва нимкураи майнаро таксим (чудо) мекунад.

**Хайма майнача** (*tentorium cerebelli*) такрибан, ки уфуқӣ қарор дорад ва аз пешваш пахлӯ дар байни канори болони ахроми устухони чакка ва шоҳаи ҳамшудаи устухони фонашакл ва аз ақиб дар тӯли ҷӯяи чайби қундаланги устухони пушти сар пайваст мешавад. Хайма майначаро аз нимкураи магзи сар чудо мекунад.

**Доси майнача** (*falx cerebelli*) дар ҳамвонии сагиталий воеъ аст, аз сатхи поёни хайма майнача дур шуда, ба ҷӯяи байни нимкураҳои майнача мегузарад.

**Диафрагма зин** (*dialph. sellae*) – шоҳаи пардаи саҳти майна аст, ки зини туркиро мепӯшонад. Вай кифи гипофизиро мегузаронад ва дар он хиссаи ақибии гипофиз (нейрогипофиз) пайваст мешавад.

Дар сатхи пеши ахроми устухони чакка (аз ҳарду тараф) дар нуғи вай (дар изи асаби сетора) гирехи асаби сетора ҷойгир шудааст. Пардаи саҳт дар гирди он ҷудошуда қовокии сешоҳаро, ҷойгоҳи ин гирехро ба вучуд меорад.

Доси майна дар тамоми тӯли пайвастшишиаш бо устухонҳои гунбази косаи сар ҷайби болони сагиталиро фаро мегирад, ки ҳангоми осеб дидан ҳунрезии шадидро ба вучуд меорад. Дар канори озоди доси майна ҷайби поёни сагиталий мавҷудаст, ки ба ҷайби рост интиқол мейбад ва ин ҷайб дар нуқтаи пайвастшиши доси майна ва хаймаи майнача ҷойгир шудааст.

Ҷайби (синуси) қундаланг дар нуқтаи вас-

лшавии хаймаи майнача ва чӯяи чайби кундаланги устухони пушти сар чой дорад. Ин чайб бевосита ба чайби сигмашакл мегузарад, ки дар чӯяи ҳамноми қисми сангинии устухони чакка ва пиёзаки болои вариди даруни югӣ мавқеъ дорад. Дар гафсии доси майнача дар дунгии даруни пушти сар чайби пушти сар мегузарад. Ҳамин тавр, дар ноҳияи дунгии даруни пушти сар чайбои болои сагиталӣ, рост, пуштисарӣ ва кундланг якҷоя мешаванд. Ин чойро якҷояшавии чайбҳо меноманд.

Дар паҳлӯҳо зини турки чайби ҷуфтӣ гордор ҷойгир мешавад. Вай аз пешу ақиб бо ёрии анастомозҳо, яъне синусҳои байнигорӣ пайваст мешавад ва чайби даврагӣ (циркуляри) -ро ташкил менамояд, ва зини туркиро иҳота мекунад. Ба чайбҳои гордор (*s. cavernosus*) варидҳои поёни ва болои ҷашм меафтанд. Варидӣ болои ҷашм бо варидӣ руй, аз ҷумла ба вариди кунҷӣ (*v. angularis*) анастамоз барқарор мекунад.

Чайби гордор бо ёрии вариди эмиссари ба шабакаи (варидии) болшакл низ пайваст мешавад, аз даруни чайби гордор шарёни доҳилии хоб мегузарад. Дар пардаи саҳт, ки девораи чайбро ташкил медиҳад, асабҳон дуркунанда, ҳаракатдиҳандай ҷашм, гарғарай ва ҷашм ҷой гирифтаанд. Дар девораи беруни чайб гиреҳи сепҳоҳа меҳобад.

Дар боло ва пеши чайби гордор тасаллуби асаби босира қарор гирифта, чайби гордорро мепӯшонад. Ҳангоми дар асари процесҳои фасоди пайдо шудани тромбози чайби гордор дар ноҳияи руи бемор олуси (каҷшавии ҷашм) мушоҳида мешавад. Аксулчараён аз чайби гордор ба воситай чайбҳои сангини болой ва поёни сурат мегирад. Онҳо дар чӯяҳои ҳамноми ахроми устухони чакка ва ба чайби сигмавӣ афтанд, мавқеъ доранд.

**Пардан анкабутияи магзи сар (arachnophidea mater encephale)** – пардаи нозуки бераг мебошад. Вай бевосита дар зери пардаи саҳт ҷойгир буда, бо фазои субдурали чудо шуда мейистад ва ба пардаи нарми дар зераш будагӣ суст пайваст мешавад, ба ҷӯяҳои майна намерасад. Парда мӯйхоро ташкил ме-

диҳад, онҳо ба ковокии чайбҳои варидӣ доҳил мешаванд – яъне дона – донаҳои пардаи анкабутия.

**Пардан нарми магзи сар (ria mater encephali)** ба ҳамаи ҷӯяҳои майна медарояд ва ба меъдаҳои магзи сар роҳ мёబад ва дар ин ҷо шабакаи рагиро ба вучуд меорад. Вай аз рагҳо хеле хуб таъмин шудааст. Дар байни пардаҳои анкабутия ва нарм фазои (фосилии) ғормонанди зеранкабутия мавҷуд аст, ки ба ҳамин ҳел фазои ҳароммагз васл шудааст. Қисмҳои васеъи фазои зеранкабутия – ро систернаҳои зеранкабутия меноманд. Онҳо байни якдигар ва бо меъдаҳои майна иртибот доранд. Якчанд систерна мавҷуд аст: систернаи тасаллубӣ (*cisterna chiasmatis*), ки дар пеши салиби асаби босира аст; систернаи чуқурчаи латералии майна ва онро пардаи анкабутия, ки ҷӯяи латералии майнаро пӯшонидааст, ташкил медиҳад; систернаи байни пойчавӣ (*cis-interpeduncularis*), ки дар байни пойчашоҳои майна, дар ақиби қифи гипофиз мавқеъ дорад. Вай бо кӯпруки Варолий ва канорҳои медиалии ҳиссаҳои чаккагии майна ҳамсарҳад аст. Аз ҳама бештар систернаи майнаҷаву магзи сар аҳамияти амалӣ доранд. Вай дар байни сатҳи поёни майнача ва қисми ақибии майнаи дарозрӯя ҷойгир шудааст. Ин систерна ба воситай апертураҳои мобайни ва латералий бо ковокии меъдаҳаи IV алоқа барқарор мекунад. Ба воситай оброҳаи майнаи миёна (оброҳаи Сильвий) бошад, ба меъдаҳаи III ва меъдаҳаи паҳлӯй пайваст мешавад. Систернаи майнаҷаву магзи сар дар поёни ба фазои зеранкабутияи ҳароммагз мегузаранд. Дар баробари канори гишои атлантупушти сар чуқурии систерна ба 1,5 см. мерасад. Дар ин ҷо тазрики (пункции) субокципиталӣ гузаронида мешавад, ки ҳадафаш ташхиси бемориҳои магзи сар ва пардаҳои он мебошад.

#### Ҷӯяҳои печутобҳои (шиканҳои) асосии майна

Дар магзи сар се соҳтмони бузург мавҷуд аст: нимкураи майна (*nemispheria cerebri*); майнача ва танаи магзи сар (*truncus*

енцефали).

Кисми зиёди мағзи сарро нимкурахो ташкил медиҳанд. Онҳоро роги дарозрўя, ки ба самти сагиталӣ майл дорад, чудо мекунад. Дар умки роги дарозрўя нимкурахо тавасути *чисми пинадор* васл мешаванд. Доги дарозрўя дар пеши чисми пинадор доронду суроҳи аст, дар акиби вай роги дарозрўя ба роги кундаланги майна мегузарал. Вай хиссаҳои пасисарии майнаро аз майнача чудо мекунад.

Ҷӯяҳои байнүхиссагии чукур ҳар як нимкураго ба панҷ хисса чудо мекунанд: хиссаи пешонӣ, фарқи сар, чакка, пушти сар ва ҷазирача (*Insula*). Ҷазирача дар чуқурии ҷӯяи латералӣ маҳкам мешавад.

Ҷӯяи марказӣ ҳудуди хиссаҳои пешонӣ ва фарқи сарро чудо мекунад. Дар пеши он шиканчи пешмарказӣ карор дорад, ки дар он марказҳои ҳаракатии кишри майна мавҷуданд. Марказҳои мотории кисмҳои нисбатан баланди шиканҷҳои пешмарказӣ бо мушакҳои ҷанбари поён алоқаманданд, аз кисмҳои нисбатан наст бошад, бо мушакҳои ковокии даҳон ҳалкум ва ҳанҷара пайвастанд. Дар кишри шиканчи ақибимарказӣ марказҳои хассосияти пӯст ва пропирецептивӣ ҷойгиранд. Ҷӯяи латералӣ хиссаҳои пешонӣ ва фарқи сарро аз ҳиссаи чакка чудо мекунад. Вай дар сатҳи аслии (базалии) нимкура оғоз мешавад ва ба сатҳи болонвулатералии он меравад. Дар кисми пеши ҷӯяи латералӣ шоҳаҳои болораванд ва пешӣ чудо мешаванд, онҳо ноҳияи секунҷаро ихота мекунанд, дар ин ноҳия анализатори двигателии артикулятсияи нутқ (маркази Брок) ҷойгир шудааст.

Ҷӯяи фарқи сару пушти сар ҳудуди хиссаҳои фарқи сару паси сарро муайян карда, ҷӯяи кундаланги пушти сар боз ҳам поёнтар хиссаи чаккаро маҳдуд месозад.


### Хунтаъминкуни магзи сар

Магзи сарро вариди дарунии ҳоб ва шарёни пушти сар бо хун таъмин мекунанд. Шарёни пушти сар шоҳаи якуми шарёни зерқул-факро гузашта ба суроҳи шоҳаи кундаланги мӯҳраи  $C_{IV}$  ҳаракат мекунад ва аз тарики суроҳии шоҳаи кундаланги мӯҳраҳои гар-

дан ба боло мабарояд. Сипас он аз тарики суроҳии пушти сар ба ковокии косаи сар мебарояд, дар ин ҷо шарёни чапу рост якҷоя шуда, шарёни асосӣ (a. basilaris)-ро ба вучуд меоранд. Вай дар сатҳи поёни кӯпрук карор дорад. Аз шарёни асосӣ (basilaris) шарёни қафогии майна чудо мешаванд. Дар акиб онҳо дар ташаккули давраи шарёни майна иштирок мекунанд.

*Шарёни дарунии ҳоб* (a. carotis interna) шоҳаи шарёни умумии ҳоб ба шумор мера-вад. Ба асоси (basis) косаи сар баромада ба канали ҳоби устухони чакка мебарояд ва ба ковокии косаи сар мегузарал. Вай дар ин ҷо ба якчанд шоҳа чудо мешавад, аз ҷумла шоҳаҳои пешии мағзи сар, ва шарёни ақибии васлкунанда. Шарёни ақибии сар шарёни дарунии ҳобро бо шарёни ақибии мағзи сар мепайвандад. Дар байнӣ шарёни майна-гии пеш анатомоз низ мавҷуд аст, ки дар натиҷаи он дар асоси майна ҳалқаи бастаи шарёни – давраи шарёни мағзи сар ба вучуд меояд. Аз давраи шарёни шарёнҳо ба кишри майна ва гирехҳои зерқиширӣ мераванд.

Варидҳои майна шарёнҳоро ҳамроҳӣ на



Расми 29. Накшай топографияи косаи сару майна (мувоғики усули Р. Кренлейн ва С. С. Борисова):  
a – c – горизонталии поёнӣ; d – f – горизонталии мобайни; g – i – горизонталии болой; a – g – вертикалӣ пешӣ; b – h – вертикалӣ мобайни; c – l – вертикалӣ ақибӣ; d – j – проекцияи ҷӯяи марказӣ; h – j – тули аслии ҷӯяи марказӣ; d – i – проекцияи ҷӯяи латералӣ; a – проекцияи танаи асосии шарёни мобайни менингеали; d – проекцияи шоҳаи пешии шарёни мобайни менингеали; f – проекцияи шоҳаи ақибии шарёни мобайни менингеали.

мекунанд. Варидхон чукури майна, ки аз шабакаи варидӣ сар мешаванд, якҷоя шуда, вариди бузурги майнаро ба вуҷуд меоранд. Вай ба чайби мустаким меафтад. Аз системаи варидхон сатҳии майна. Дар чайби сагиталии болой ва чайхони варидӣ, дар асоси косаи сар аксулҷараён ба вуқӯ мепайвандад.

### Накшай топографияи косаи сару майна

Ҳангоми амалиёти ковокии косаи сар лозим мешавад, ки тарҳи шиканҳо (*gurus*), ҷӯяҳо ва рагҳои хунбари майна дар қиширои сар қашида шавад. Накшай нисбатан соддай топографияи косаи сару майна нақшай Р. Кренлейн, ки С. С. Брюсова онро такмил додааст (расми 29) мебошад. Вай чунин аст. Ҳати уфукии поёни аз канори поёни ҷашмхона, аз камони руҳсора ва канори болоии роҳи беруни гӯш (сомеъа) гузаронида мешавад. Мутавозӣ (параллел) бо он горизонтали болой гузаронида мешавад ва ба канори болоии ҷашмхона меравад. Аз глабелла (чукурчаи болои бинӣ), ҳамчунин ҳати дарзи сагиталиро то дунгии беруни пушти сар мебаранд. Ба ҳатҳои уфукӣ се ҳати амуди (вертикали) мебаранд: Ҳати пеш – аз мобайни қавси руҳсора, ҳати мобайнӣ – аз мобайни сараки фуки зерин, ҳати ақиби – аз нуктаи ақиби асоси шоҳаи пистонакӣ.

Дар нуктаи бурриши вертикали пеш ба камони руҳсора сутуни асосни шарёни мобайни менингсалӣ проекция кунонда мешавад. Шоҳаи пешин он дар нуктаи воҳӯрии вертикали пешӣ бо горизонтали болой, шоҳаи ақиби он бошад, дар нуктаи воҳӯрии вертикали ақиби бо горизонтали болой ҷойгиранд. Мавкеи ҷӯяи марказии майнаро ҳате муайян мекунад, ки аз нуктаи воҳӯрии вертикали болой бо горизонтали болой то нуктаи воҳӯрии вертикали ақиби бо дарзи сагиталий гузаронида мешавад. Тӯли ҳақиқии ҷӯяи марказӣ, масофаи аз вертикали мобайнӣ то вертикали ақиби мебошад. Проекцияи ҷӯяи латералиро аз биссектрисаи кунҷи байни проекцияи мизобаи марказӣ ва горизонтали болой мегузаронанд. Тӯли он аз вертикали пешӣ то вертикали ақиби мебошад. Мувофики иловай С. С. Борисова боз як го-

ризонтали дигар мегузаронанд. Вай аз пешин ҷӯяи воҳӯрии проекцияи ҷӯяи латералий бо вертикали ақиби мутавози бо ҳати горизонталии болой мегузараад. Ин ҳат ба самти равиши шарёни пешин майна мувофиқат мекунад, қисми ибтидоии шарёни мобайни майна ба проекцияи ҷӯяи латералий мувофиқ аст. Дар мураббаи (квадратӣ) пешӣ ва поёни накшай шарёни даруни хоб тасвир мешавад.

### ШУҶБАИ РУЙИИ САР

Вай дар пеш ва ақиби шӯҷбай майнагии сар мавкеъ дорад. Сарҳади болоии рӯй дар канори фавқи ҷашмхона, устухони руҳсора ва камони руҳсора то сӯроҳии гӯши беруни идома мейбад. Сарҳади поёни вай ба сарҳади поёни сар мувофиқат дошта, аз шоҳаҳои фуки зерин ва асоси он мегузараад.

Скелети устухонии рӯйи косаи сар 14 устухон дорад, ки 6 – тои он ҷуфт аст (устухонҳои бинӣ, руҳсора, ашк, фуки барин, супраи поёни бинӣ, ком).

Ҳамаи устухонҳои скелети рӯй нисбат ба якдигар ва ба тамоми косаи сар беҳаракат васт шудаанд. Фақат фуки зерин истисно аст. Вай ба устухонҳои чакка бо ду (буғуми) мағсали чаккаву фуки зеринӣ пайваст шудааст. Дар ноҳияи рӯй рецепторҳои анализаторҳои босира, шомма (бӯй), зоиқа (мазза) ҷойгиранд. Ҳамчунин шӯҷбахои ибтидоии узвҳои ҳозими ва нағасгирӣ низ дар ин ҷоянд.

*Ориентатсияи (ишиносии) зоҳирӣ.* Ҳангоми ламс кардани рӯй тарҳи беруни ҷашмхона, канорҳои апертураи нокшакл ва тегаи бинӣ, устухони руҳсора, камони руҳсора, чукурчаи назди дандони ашкӣ болои, фуки барин, канори пешини мушаки хойидан, тарҳи фуки поён (чисм, кунҷ, шоҳа) бо мағсалҳои маълум мешавад.

*Намудҳои рӯй.* Таълимот дар бораи таѓирипазирии намудҳон рӯй дар клиника ҳангоми татбиқи усуљҳои бедардкунии нокилий, дар вақти амалиёти ноҳияи фуки рӯй ва данондизишкии ортопедӣ аҳамият дорад.

Намудҳои рӯй гуногун буда, аз синну сол, ҷинс ва ҳусусиятҳои фардӣ вобастаанд. Асоси таълимоти ҳусусиятҳои анатомии рӯйро ду намуди ниҳоии таѓирипазирии шакли он ташкил медиҳад: рӯйи паҳн ва паст (намуди

хамэпрозопий), дуюм руй борику дароз (лептотропозопий). Намуди аввали тагирпазирй аксари вакт бо навъи андоми брахиморфий мувофиқат мекунад. Дар ин намуд шакли чашмхона секунча буда, устухони рухсора ва камони рухсора берун баромада аст, биний паҳн аст, коми саҳт паҳни кӯтоҳ мебошад, қисми амудии (вертикалии) рӯй кӯтоҳ мебошад. Намуди лептотропозопий ба навъи андоми долихоморфий мувофиқат мекунад ва дорои чунин аломуатҳост: шакли чашмхона гирд, устухони рухсора ва камони рухсора новозех, скелети биний дароз ва борик аст, ком баланд ва борик, рӯй умуман дароз мебошад. Дар байни намудҳои ниҳои тагирпазирй намудҳои дигар низ мавҷуд аст.

Дар бораи намудҳои тагирпазирӣ рӯй метавон дар асоси нишондодҳои рӯй, ки аз рӯй формулаи зерин муайян мешаванд, маълумоти бештар пайдо кард:

$$LP = \frac{\text{баландии рӯй}}{\text{паҳни рӯй}} \times 100,$$

дар ин ҷо баландии рӯй фосилаи байни назисон ва гнатион, паҳни рӯй бошад, фосилаи байни нуқтаҳои нисбатан дури устухони рухсора (зигионҳо) мебошад.

Нишондодҳои камтар аз 79,9 нишонаи рӯйи хеле паҳн (намуди ниҳоӣ), аз 80 то 84,9 рӯйи паҳн аз 85 то 89,9 миёна, аз 90 то 94,9 дароз, аз 95 зиёд ниҳоят дароз (намуди ниҳоӣ).

Мувофики таснифи Баузр намудҳои сеъбралӣ, распирапорӣ ва дигестивӣ рӯйро нишон додан мумкин аст. Дар намуди сеъбралӣ қисми болоии рӯй инкишоф ёфтааст, дар респиратории қисми миёна (нохияи биний ва фуки барин). Инкишофи зиёди фуки зеринро дар намуди дигестивӣ мушоҳида мекунанд.

Дараҷаи инкишофи фуки зерин ва фуки барин, мушакҳо ва возеҳии хучайрабоғти зери пуст хусусияти фаридии рӯйро муайян мекунанд. Рӯй тақрибан ҳамеша (дар 97% ҳолат) номутаносиб (ассиметрий) мебошад.

**Хусусиятҳои синнусолӣ ва ҷинсии топографияи рӯй.** Шакли рӯйи навзодон ва кӯда-

кони 1 – 1,5 сола гирд аст. Сабаби ин ҳолат инкишофи сусти устухонҳои рӯйи косаи сар (маҳсусан фуки зерин), мушакҳои рӯй, зиёд будани хучайрабоғти зерипӯстӣ ва мавҷуд будани ҷисми ҷарбии возеҳи лунҷҳо (лунҷаи Биш) мебошад. Баъди якунимсола шудани кӯдак андозаи рӯйи вай қалон ва оҳиста – оҳиста дароз мешавад. Баъди баровардани дандонҳои ширӣ ва маҳсусан баъди балогати ҷинсӣ қисми поёни рӯй тагайир мейёбад.

Андозаи рӯйи косаи сари кӯдаки яксола 13%-и андозаи майнаи косаи сарро ташкил медиҳад. Дар 8 солагӣ ба 18,3%, дар 12 солагӣ 21,4% ва дар қалонсолон 40% андозаи майнаи косаи сарро ташкил медиҳад.

Ташаккули ниҳоӣ рӯй дар мардон дар синни 20 – 23 солагӣ ва дар занҳо дар 16 – 18 солагӣ ба оҳир мерасад. То 40 солагӣ рӯй хеле кам тагайир мейёбад. Баъд, бо пиршавӣ эластикият ва тургор (тарангии) пуст кам шуда, ожсангҳо пайдо мешаванд, лунҷҳо ва лабҳо овезон мешаванд ва намуди рӯй оҳиста – оҳиста тагайир мейёбад.

Тағовути ҷинсии намуди рӯй хеле хуб маълум аст. Дар мардҳо танаи (стромаи) устухонҳои рӯй қавӣ буда, дандонҳо ва мушакҳо хуб инкишоф ёфтаанд, камонҳои фавқабру хуб инкишоф ёфтаанд, хучайрабоғти зерипӯстӣ камтар аст. Рӯйи мардҳо нисбатан дуруст (профилӣ) мебошад. Дар рӯйи мардони болиг мӯй мебарояд. Рӯйи занҳо гирд буда, аз микдори хучайрабоғти зерипӯстӣ ва возеҳии ҷисми ҷарбии лунҷҳо вобаст аст. Чашмхона одатан гирд аст, онҳо назар ба чашмхонаи мардҳо қалонтаранд, камонҳои фавқабру суст инкишоф ёфта, бештар бинияшон кӯтоҳи паҳн аст.

### Қабатҳо ва мушакҳон рӯй

Пусти рӯй тунук аст. Маҳсусан пусти нохияи пилкҳои чашм хеле тунук аст. Вай дорон гадудҳои зиёди ҷарбӣ ва аракӣ аст. Ҳусусияти эластикий, тарангшавӣ ва ҷандирӣ дорад. Дар болои қабати хучайрабоғти зерипӯстӣ ба осонӣ ҷояшро иваз карда метавонад, ба ҷузъи нохияи тегаи биний, ки дар ин ҷо дар байни пуст ва нӯги теги тагояк хучайрабоғтариб, ки ба назар намерасад.

Хунтаъминкунни хуб ва мутаҳаррикии пӯст барои бурида гирифтан ва зинда шудани ямокҳо ҳангоми амалиётҳои пластикии рӯй шароити хуб фароҳам месозад.

Ранги рӯй аз ҷинс, наход, синну сол, ҳолати умумии организм вобаста буда, ба зуди тағир меёбад.

Ҳуҷайрабоғти зеригӯстӣ хуб зоҳир мешавад, ки ин имконият медиҳад гематомҳо ва процессҳои илтиҳобӣ нисбатан озодона паҳн шаванд.

Мушакҳои рӯйро вобаста ба пайдоиш ва мавқеи топографӣ – анатомияшон ба ду гурӯҳ ҷудо мекунанд: мушакҳон рӯй (мимикӣ) ва ҳойидан.

*Мушакҳои мимикӣ* дар боло қарор доранд ва аз қабзаҳои нозуқ ва борик, ки баъзан дар якчанд қабат меҳобанд, иборатанд. Онҳо аз нуктаҳои гуногуни устуҳонҳо сар шуда, дар пӯст тамом мешаванд. Онҳо ҳосилаи қавси II ғалсамавӣ (*arcus huoidcus*) буда, бештар дар қарибии сӯроҳиҳои табиии рӯй (чашм, гӯш, даҳон, бинӣ) ҷойгир шудаанд. Як қисми онҳо ҷафсунандай ин сӯроҳиҳо (сфинктер) ва қисми дигар васеъкунандай сӯроҳиҳо (дилататор) буда, ба таври радиалӣ мераవанд. Ҳангоми ҳурдшавии мушакҳи рӯй (мимикӣ) шакли сӯроҳиҳои табиии тағиیر меёбад, дар рӯй чукурчаҳо ва ҷинҳо пайдо шуда, рӯй намуди мушахҳас мегирад. Чунин ҳаракатҳои мушакҳон рӯй вобаста ба эҳсос ва табии одам номи мимикиро гирифтанд. Мушакҳон мазкур ғайр аз ин вазифа дар кори ҳурдан, нафасгири, сухан гуфтан ва г. низ иштирок мекунанд.

Дар гирди ҷашмҳона мушакҳи мудаввари ҷашм ҷойгир шуда, роги ҷашмро мепӯшонад ва дар атрофи он ҷинҳои концентрикиро ҷамъ мекунад. Дар зери ин мушакҳо дар зери шикамчай пешонӣ – мушакҳи пешониву пушти сар мушакҳи ҷинкунандай абрӯ қарор дорад.

Микдори зиёди мушакҳои мимикӣ дар атрофи даҳон мебошанд. Инҳо мушакҳи мудаввари даҳон, пӯшонандай даҳон, саҳт ҷафсунандай лабҳо, ба пеш ҳаракатдиҳандай лабҳо, мушакҳои бардорандай қунчи даҳон ва лаби боло, фарорандай қунчи даҳон ва

лаби поён мебошанд. Мушакҳои қалон ва ҳурди руҳсора қунчи даҳонро бардошта, ҷинни биниву лабро чукур мекунанд.

Ҳамаи мушакҳои мимикӣ тавассути асаби рӯй бо асаб таъмин карда мешаванд. Онҳо кӯтоҳ шуда, эҳсосоти ҳурсандӣ, андӯҳ, газаб, ғам, даҳшат, нафрат ва г-ро зоҳир менамоянд. Дар сурати ҳалал ёфтани онҳо ва ё вайрон шудани асабгирияшон мумкин аст, ки мимикӣ зӯракӣ ба амал биёд ва он ба ислоҳи ҷарроҳӣ зарурат дорад. Ба мушакҳои рӯй мушакҳи лунҷ низ доҳил мешавад, вай девораи паҳлӯии даромадгоҳи қовокни даҳонро ба вучуд оварда, дар зери пардаи луобӣ дар ғафсии лунҷ қарор дорад ва онро аз пӯст ҷисми ҷарроҳӣ ҷудо мекунад.

*Мушакҳои ҳойидан* (m. masseter) ба гурӯҳи мушакҳои рӯй доҳил шуда, ҳосилаи қавси I ғалсамавӣ мебошанд. Ҳамаи онҳо дар фуки зерин васл мешаванд ва онро ҳангоми ҳойидан мечунбонанд ва қисман дар вакти сухан гуфтан иштирок мекунанд. Мушакҳои ҳойиданро ба мушакҳои ҳойидани билҳосса ва ёрирасон ҷудо мекунанд. Гурӯҳи якумро мушакҳои чаккаи сар ва мушакҳи ҳойидан (m. masseter), ки дар боло қарор доранд, ҳамчунин мушакҳои латералӣ ва медиалии болшакл, ки ба қатори мушакҳои чукури рӯй доҳил мешаванд, ташкил медиҳанд. Мушакҳи чакка аз ниёми чакка сар мешавад ва чукурчаи чаккаро пур мекунад. Қабзаи мушакҳо дар поён ба ҳам наздик шуда, ба пайи тавони мегузаранд. Ин пай ба шоҳаи афсарии манаҳ саҳт пайваст мешавад. Ҳангоми буридан (резекция)-и фуки поёнӣ пайро аз устуҳон ҷудо кардан хеле душвор аст, аз ин рӯ ҷарроҳон буриданӣ пайро якҷоя бо шоҳаи афсарӣ авлотар медонанд. Мушакҳи чакка дар қароргоҳи (*Lectus*) устуҳону апоневроз ҷой гирифтааст. Ин қароргоҳро устуҳони берунии болоии (сатҳии) чакка ва саҳфаи (*lamina*) чукури ниёми чакка ташкил медиҳанд. Ин мушакҳи фуки поёнро ба боло мебардорад ва ба ақиб мекашад.

Мушакҳи ҳойидан аз ду қабат иборат аст. Қабати сатҳӣ ва чукур. Вай аз қанори поёни устуҳони чакка ва камони чакка сар шуда,

ба шахшулии хойиш ва ба тарафи берунни шохан фуки поёнӣ васт мешавад. Мушак дар гилюфи устухонӣ – лифӣ (фиброзӣ) қарор дорад. Сатҳи дарунии он дар шохан фуки зерин меҳобад, сатҳи берунни онро ниёми хойиш пӯшонидааст. Мушак ҳангоми кӯтоҳшавиҷа фуки поёнро мебардорад ва дандонҳои поёнро ба дандонҳои боло ҷафс карда, ба пеш ҳам ҳаракат медиҳад.

Мушаки латералии болшакл ду сар дорад: сараки болой – ҳурдтар аст ва аз сатҳи чаккагии боли устухони фонашакл сар мешавад, сараки поёнӣ нисбатан қавитар аст, аз сатҳи латералии саҳфаи берунни шохан болшакл то дунгии фуки болой идома мейбад. Ҳарду сарак ба чукурчаи болшакли шохан барчастагии фуки поён ва капсули мағфали чакаву фуки поёнӣ пайваст мешаванд. Ҳангоми дутарафа кӯтоҳ шудани мушак фук хеле пеш мебарояд. Агар мушак дар як тараф кӯтоҳ шавад, фук ба тарафи муқобил мераవад.

Мушаки медиалии болшакл аз рӯи шакл ва вазифа мушаки хойиданро ба ёд меорад, vale аз вай сусттар аст. Вай дар тарафи медиалии шохаҳои фуки зерин ҷойгир шуда, аз чукурчаи болшакл ва саҳфаи медиалии шохан болшакли устухони фонашакл оғоз ёфта, ба поён, ақиб ва латералӣ ҳаракат карда, ба сатҳи дарунии шохаҳои фуки зерин дар ноҳияи шахшулии бошакл пайваст мешавад. Дар вакти дутарафа кӯтоҳ шудани мушак фук боло мебарояд ва каме ба пеш мераవад, агар кӯтоҳшавии мушак яктарафа бошад, фук ба тарафи муқобил мераవад.

Мушакҳои хойиши ёрирасон: мушаки думоҳичадор (*m. digastricus*), мушаки фуку зеризабонӣ, мушаки зери манаҳу зери забонӣ – фуки зеринро мефароранд.

### Хунтаъминкуни рӯй

**Рагҳон шарёнӣ** аз сарчашмаҳои гуногун дар байни худ анастомозҳои зиёдро ба вучуд оварда, ба ин васила хунтаъминкуни хуби бофтаҳои рӯйро хосил мекунанд

Ба шарофати ин заҳмҳои рӯй зуд шифо мейбанд ва амалиётни пластикии рӯй ба хубӣ


антҷом мейбад. Ҳангоми амалиётҳои рӯй хунравии зиёд рух медиҳад ва ҳатто пеш аз як қисми онҳо (буридан фук, ампутатсияи забон ва д.) лозим меояд, ки пешакӣ шарёни берунни хобро тарбандӣ кунанд.

Сарчашмаҳои асосии хунтаъминкуни рӯй шарёнҳои дарунија ва берунни хоб мебошанд. Онҳо шохан шарёни умумии хоб ба шумор мераవанд. Аз шарёни берунни хоб ба рӯй шарёни рӯй (*a. facialis*) мераవад (аксар вақт аз шарёни берунни хоб танаи умумии шарёнҳои забон ва рӯй мераవад). Нуктаи ибтидоии шарёни рӯй дар гардан қарор дорад, минбаъд вай ба рӯй ва канори пешини мушаки хойидан мебарояд, дар ин мавриди аз канори пешини фуки зерин ҳам мешавад.

Дар ин ҷо метавон онро ба фук ҷафс зеркард, то ки хунравии осебҳои рӯй мувакқатан манъ карда шавад. Дар зери пӯсти рӯй ва гафсии мушаки мимикӣ ҳам шуда, ин шарён ба самти кунҷи роги даҳон ва баъди он ба тарафи кунҷи ҷашм ҳаракат мекунад, дар ин ҷо бо шохан охирии худ – шарёни кунҷӣ бо шарёни рӯяжии бинӣ, шохан шарёни ҷашм пайваст мешавад. *Шарёни рӯй* ба гардан ва рӯй шоха медиҳад. Шохаҳои ком, манаҳ, шарёнҳои лаби поён ва боло, бодомчаҳо ва г.

*Шарёни сатҳи чакка* шохан охирии ва давоми бевоситаи шарёни берунни хоб аст. Вай ба гафсии гадуди луобии назди гӯш даромада аз зери пӯсти пешини тутмани сүфран гӯш мегузарад. Шарёни сатҳии чакка шохаҳои худро ба гадуди луобии назди гӯш ва сүфран гӯш, ҳамчунин ба шарёни кундаланги рӯй ва шарёни мобайнини чакка ва рухсараву ҷашмҳона медиҳад. Дар баробари канори болоии ҷашмҳона шарёни сатҳии чакка ба ду шохан ниҳоӣ (фарки сарӣ ва пешонӣ) ҷудо мешавад.

*Шарёни фуки боло* (*a. maxillaris*) қисмҳои чукури рӯйро бо хун таъмин мекунад ва шохан дуюми ниҳоии шарёни берунни хоб ба ҳисоб мераవад. Танаи кӯтоҳи шарёнро ба се қисми ҷудо мекунанд: қисми якум гарданаки фуки поёнро ҳам карда мепечонад, қисми дуюм ба фосилаи чаккаву болшакл,



Расми 30. Шарёнхой кисмхой руйй ва майнагии сар:

1 – r. parietalis a. temporalis superficialis; 2 - a. temporalis media; 3,6 – a. occipitalis; 4 – a. auricularis posterior; 5 – a. maxillaris; 7 – a. transversa faciei; 8 – a. meningea media; 9 – a. carotis externa; 10,12 – a. facialis; 11 – a. alveolaris inferior; 13 – a. labialis inferior; 14 – a. mentalis; 15 – a. buccalis; 16 – a. palatina descendens; 17 – a. labialis superior; 18 – a. infraorbitalis; 19 – a. angularis; 20 – a. alveolaris superior posterior; 21 – a. sphenopalatina; 22 – aa. temporales profundae; 23 – a. zygomatico-orbitalis; 24 – r. frontalis a. temporalis superficialis.

байни мушаки чакка ва мушаки болшакли латералй мерасад, кисми сеюм ба чукурчай болшаклу ком медарояд. Шарёни фуки боло дар хар кисм ба шохаҳо таксим мешавад. Дар кисми якум – шарёни чуқури гӯш, ки пардаи таблӣ, капсули мағфали чаккаву

фуки поён ва кисми устухонии рохи беруни шунавоиро бо хун таъмин мекунад, шарёни таблии пеш (a. tympanica anterior) пардаи любини ковокии таблиро бо хун таъмин мекунад. Шарёни алвеолагии поёнӣ (a. alveolaris interior) ба воситаи сӯроҳии фуки

зерин ба канали ҳамном меравад ва дандоңхою милки дандонро бо хун таъмин мекунад. Аз канал ба воситай сўроҳии манаҳ, ки а. *mental* ном дорад, мебарояд ва дар пўсту мушакҳои манаҳ ба шохаҳо тақсим мешавад.

Шарёни мобайни менингеалӣ дар баробари сатҳи медиалии мушакҳи латералии болшакл боло рафта, ба воситай сўроҳи нешдор (*f. spinosum*) ба ковокии косан сар дохил шуда, ба шохаҳои пешӣ ва ақибӣ чудо мешавад ва ин шохаҳо пардаи саҳти магзи сарро бо хун таъмин мекунанд.

Шохаҳои қисми дуюми шарёни фуки болой: шарёни хойиш мушакҳи ҳамномашро бо хун таъмин мекунад, шарёнҳои чукури чакка мушакҳи чаккаро бо хун таъмин мекунад, шарёни лунҷ мушакҳи ҳамномашро бо хун таъмин мекунад, шарёни алвеолярии ақиб, ҳамчунин шохаҳои болшакл ба самти мушакҳои медиалий ва латериалии болшакл мераванд. Шарёни алвеолии болои ақиб дар пешӣ даромадгоҳи шарёни фуки боло ба чукурчаи болшаклу ком оғоз мейбад. Шохаҳои он ба воситай сўроҳҳои ҳамномаш ба дунгии фуки боло медароянд ва дандоңҳои калони курсии болой, милки дандон ва пардаи луобии чайби фуки болоро бо гизо таъмин мекунанд.

Шохаҳои қисми сеюми шарёни фуки болой: шарёни зерчашмхона, шарёни поёнрави ком ва шарёни фонашаклу ком.

Шарёни зерчашмхона аз чукурчаи болшаклу ком ба воситай роги поёнии ҷашмхона ба ковокии ҷашмхона мебарояд, ба воситай чӯи канали зерчашмхона ба сўроҳии ҳамномаш мерасад ва дар худуди чукурчаи назди дандони ашки боло (*fossa canina*) ба шохаҳо тақсим мешавад. Дар ин ҷо вай бо шохаҳои шарёнҳои рӯй пайваст мешавад. Шарёни зерчашмхона ба канали зерчашмхона гузашта шарёнҳои пеш ва болои алвеолиро ба дандонҳои фуки боло медиҳад.

Шарёни поёнрави ком (аг. *pala fina descendens*) ба воситай канали калони ком ба поён меояд ва дар шарёнҳои хурд ва калони ком тамом мешавад. Коми саҳт ва

коми нармро бо хун таъмин мекунад.

Шарёни фонашаклу ком аз сўроҳии ҳамномаш ба девораи паҳлӯгин бинӣ, ба ковоқии бинӣ дохил мешавад ва миёндевору қисми ақиби ковокии биниро аз хун таъмин мекунад, ба шарёнҳои ақибу латералӣ ва девораи бини тақсим мешавад.

**Варидҳои рӯй.** Варидҳои рӯйро ду шабака (*Rei*) ташкил медиҳад: шабакаи сатҳӣ ва амиқ. Шабакаи якум дорои ду варид аст: вариди рӯй ва вариди пасифуки поёнӣ.

Вариди рӯй шарёни рӯйро ҳамроҳӣ мекунад. Вай монанди вариди қунҷӣ аз қунҷи медиалии ҷашм сар мешавад. Вариди қунҷӣ (*v. angularis*) ба варидҳои ҷашм, ки ба ҷайби ковоки пардаи саҳти магзи сар меафтанд, пайванд мешавад. Ба варидӣ рӯй варидҳое, ки аз ноҳияҳои пешонӣ, ҷашмхона ва аз бинӣ, пилкҳо, лунҷҳо ва манаҳ меоянд, омезиш мейбанд.


Вариди пасифуки поёнӣ дар натиҷаи якҷоя шудани якчанд вариди сатҳии чакка ва варидҳои фуки болой ташкил месбад. Вай хуни варидро аз ноҳияҳои ҷамъ мекунад, ки онҳоро шохаҳои ниҳоии шарёни берунии хоб (шарёнҳои сатҳии чакка ва фуки болой) бо хун таъмин мекунанд. Вариди пасифуки поёнӣ аз ақиби шоҳаи фуки зерин ба гафсии ғадуди назди гӯш мегузарад. Дар ин қисми варидҳои майдайи суфраи гуш, мағфали чаккаву фуки зерин, гуши мобайни, ғадуди назди гуш бо вай якҷоя мешаванд. Вариди ақиби фуки зерин ба поён фаромада, маъмулан дар ноҳияи гардан бо вариди рӯй пайваст мешавад. Танан умумии онҳо ба вариди юғии дарунӣ меафтад.

Шабакаи амиқи варидӣ аз бофти болшакл, ва бофтоҳои нисбатан майдатари дар гафсии мушакҳо ва ҳучайрабофти байни мушакҳои ноҳияи чукури рӯй ҷойдошта иборат аст. Ба воситай варидҳои ҷашм вай аз як тараф бо варидҳои сатҳии рӯй ва аз тарафи дигар бо ҷайби ковоки пардаи саҳти магзи сар пайваст мешавад. Ин вазъияти дорон аҳамияти клиникӣ мебошад, маҳсусан ҳангоми процессҳои шадиди илтиҳобии ноҳияи рӯй (пучак, ҳафтпӯст, думмал – абсцесс).

Протессхой фасоддор дар кисми болои рўй, болотар аз хате, ки кунчхой даҳонро мепайвандад, хеле вазнин мегузаронад. Зоро ки вариди руй (фибит) низ ба ин процесс қашида мешавад. Ин ҳолат хатари аз тарики рагҳои варидӣ босуръят ба чайби роғдор (ковок) паҳн шудани уфунатро ба вучуд меояд.

рад.


Дар ҳолатҳои маъмулӣ (табии) аксулҷараёни хуни варидӣ аз рўй ба самти вариди югии дарунӣ рӯҳ медиҳад. Дар ҳолатҳое, ки агар вариди рўй ё маҷрои он баста ва ё фишурда шуда бошанд, самти ретроградии аксулҷараёни варидӣ имконпазир аст.



Расми 32: – Система лимфавии сар ва гардан: 1 – nodi lymphatici parotidei superficiales et profundi; 2 – nodi lymphatici retroauriculares; 3 – m. sternocleidomastoideus; 4 – nodi lymphatici occipitales; 5 – m. trapezius, m. levator scapulae, m. omohyoideus; 6 – nodi lymphatici cervicales superficiales et profundi; 7 – v. jugularis interna; 8 – a. carotis communis; 9 – m. sternothyroideus; 10 – m. sternohyoideus; 11 – m. omohyoideus; 12 – gl. submandibularis; 13 – nodi lymphatici submandibulares et mandibulares; 14 – nodi lymphatici submentales; 15 – nodi lymphatici buccales; 16 – m. masseter; 17 – gl. parotis; 18 – ductus parotideus; 19 – gl. parotis accessoria.

Расми 33. Накшан шохаронии асаби рўй:

- 1 – fossa rhomboidea; 2 – nucl. n. facialis; 3 – for. stylomastoideum;
- 4 – venter posterior m. digastrici; 5 – m. stylohyoideus; 6 – m. styloglossus;
- 7 – pars glossopharyngea m. constrictor pharyngis superior;
- 8 – rr. n. facialis; 9 – 19 – rr. n. facialis;
- 20 – chorda tympani; 21 – n. lingualis;
- 22 – gangl. pterygopalatinum; 23 – gangl. trigeminale;
- 24 – a. carotis interna;
- 25 – n. intermedius; 26 – n. facialis;
- 27 – n. vestibulocochlearis.



Эмболи (лахтаи) септикӣ метавонад, ки ба чайби роғдор доҳил шавад ва флебити чайб, тромбози чайб ва менингитро ба вуҷуд орад.

Рагҳои лимфавии қабатҳои рўй лимфаро ба гиреҳҳои лимфавии манаҳ, зери фуки зерин, ҳамчунин ба гиреҳҳои сатҳӣ ва амиқӣ ғадуди назди гӯш мебарад.

Рагҳои лимфавӣ аз ковокии бинӣ ва даҳон ба тарафи гиреҳҳои лимфавии манаҳ ва зери фуки зерин ҳаракат мекунанд. Аз қисмҳои ақиби ин ковокиҳо бошад, ба гиреҳҳои пушти сар ва амиқи гардан, аз чумла пасиҳалқум мераванд. Рагҳои лимфавӣ аз ҷалимҳона ба гиреҳҳои амиқи гардан, ки дар девораи пахлӯии балъум хобидаанд, мераванд.

Дар асабигирии рўй асабҳои ҳаракатӣ ва ҳассосӣ иштирок мекунанд. Ба мушакҳои мимикии рўй асабҳои ҳаракатӣ, ки шоҳан асаби рўй ба ҳисоб мераванд, меоянд. Асабигирии мушакҳои хойиданро шоҳан сеюми асаби сетора таъмин мекунад. Асабигирии ҳассосии пӯсти рўй ва пардаи լуобӣ асосан аз ҳисоби асаби сетора ва асаби забону балъум, ҳамчунин шоҳаҳои бофти гардан – аса-

би калони гӯш ба амал меояд.

*Асаби рўй* (n. facialis) асаби VII косаи сар мебошад.


Дар роҳи баромадани моддаи магзи сар, дар канали рўй аҳроми устухони чакка карор дорад. Дар он ҷо асабҳои калони сангин ва рикобӣ, инчунин тори таблиро мегузорад.

Асаби рўй аз ковокии косаи сар ба воситаи сӯроҳи дарафшӣ – пистонакӣ мебарояд ва ба ғадуди լуобии назди гӯш расида, дар гафсии он бофти наздигуширо ба вуҷуд меорад. Шоҳаҳои ниҳоии ин бофт ба истилоҳ кафи калони мурғобиро (*pes anserinus major*) ташкил медиҳад. Вай аз шоҳаҳои таври радиалий равандай чакка, руҳсора, лунҷҳо, гардан ва ҳамчунин шоҳаҳои канории фуки зерин иборат аст.

Барои осеб нарасонидан ба шоҳаҳои асаби рўй буриши рўйро ба таври радиалий ба самти нармиҳӣ гӯш иҷро мекунад.

*Асаби сетора* (n. trigeminus) – асаби V косаи сар.

Аз ду решача пайдо мешавад (калони ҳиссавӣ ва майдай ҳаракатӣ). Дар сатҳи пешӣ аҳроми устухони чакка, дар куллаи он ре-



Расми 34. Накшай шохаронии асаби сетора:

а – n. ophthalmicus: 1 – n. supraorbitalis; 2 – r. communicans; 3, 7 – n. frontalis; 4 – nn. ciliares breves; 5 – gangl. ciliare; 6 – n. lacrimalis; 8 – n. maxillaris; 9 – n. mandibularis; 10 – gangl. trigeminale; 11 – n. ophthalmicus; 12 – n. oculomotorius; 13 – n. nasociliaris; 14 – n. maxillaris; 1 – r. communicans cum n. zygomatico; 2 – n. zygomaticus; 3 – n. infraorbitalis; 4, 6, 7 – rr. dentales superiores; 5 – plexus dentalis superior; 8, 9, 10 – nn. palatini minores; 11 – n. canalis pterygoideus (radix facialis); 12 – gangl. pterygopalatینum; 13 – n. ophthalmicus; 14 – n. nasociliaris; 15 – n. frontalis; 16 – n. lacrimalis; в – n. maxillaris: 1 – n. ophthalmicus; 2 – n. maxillaris; 3 – n. buccalis; 4 – n. lingualis; 5 – n. alveolaris; 6 – chorda tympani; 7 – n. facialis; 8 – n. auriculotemporalis.

шачаи ҳассосӣ гиреҳи сетораро ба вучуд меорад. Аз гиреҳ се асаб чудо мешавад: асаби ҷашм, фуки барин ва фуки зерин.

Шохай якуми асаби сетора асаби ҷашм аст, ки ҳассосӣ мебошад. Вай ба воситаи роги болои ҷашмкоса ба ҷашмкоса дохил шуда, ба асабҳои пешонӣ, ашқ, бинию мижгон таксим мешавад. Асаби пешонӣ боз ба ду шоха чудо мешавад: асаби фавки ҷашмхона ва фавк зарзара (n. supratrahlearis). Дар қисми ақибии ҷашмхона дар тарафи латералии асаби босира, дар байнни онҳо ва асаби мустакими беруни ҷашм гиреҳи мижгонҳо мешобад, ки аз вай асабҳои кӯтоҳи мижгонӣ ва кузай ҷашм мераванд.

Шохай дуюми асаби сетора асаби хиссаи фуки барин мебошад. Вай ба воситаи суроҳи мудаввар аз қосаи сар мебарояд ва пӯсти пилкҳои поёни ҷашм, кунчи беруни ҷашм, нохияи чакка, сатҳи паҳлӯии бинӣ, лаби боло, қисми болои лунҷро бо асаб таъмин мекунад. Аз вай инчунин ба дандонҳо ва милкҳои фуки барин, пардаи луобии ковоқии бинӣ, ком, ҷайби устухони бозшакл ва фуки барин шохадо мераванд. Шохай қалонтарини вай асаби зери ҷашмхона аст. Вай ба воситаи суроҳи зери ҷашмхона ба рӯй меояд ва дар ҷуқурҷай назди дандони ашқи

болово (Sossa canina) ба таври бодбезакшакл ба шохадо чудо мешавад. Ба истилоҳ кафи майдай мурғобиро (pes auserinus minor) ба вучуд меорад.

Аз асаби зери ҷашмхона асабҳои болой дандонхона (алвеалӣ) чудо мешаванд. Онҳо дандонҳо ва фуки болоро аз асаб таъмин мекунанд ва боз шохадо зеринро ҳосил мекунанд: шохадо ақиб, миёна ва пеш.

Дар асоси шохай дандонхонаи фуки барин шохадо болои дандонхона бофтҳои болои дандонҳоро ба вучуд меоранд. Аз вай шохадои дандону милкҳо чудо шуда меистанд. Аз асаби фуки барин ба ҷуқурҷай болшаклу ком, асабҳои болшаклу ком ва рухсора чудо мешаванд. Дар умки ҷуқурҷа дар самти медиалий ва поёни асаби фуки барин гиреҳи бомшаклу ком ҷойгир шудааст. Аз он шохадо чудо мешаванд, ки лифҳои секреторӣ (симпатикӣ ва парасимпатикӣ) ва хиссӣ, яъне асабҳои ҷашмхона, асабҳои латералий ва медиалии болои қафои бинӣ ва асаби биниву комро дар бар мегиранд.

Шохай сеюми асаби сетора асаби фуки зерин аст. Дар ҳайати он илова бар лифҳои хиссӣ дорон асабҳои пӯсти қисми поёни лунҷ, чакка, қисми пеши суфраи гӯш ва роҳи

беруни шунавой, фуки зерин, манаҳ ва лаби поён, пардаи луобии лунҷу лабҳо, қисмҳои қафо ва поёни даҳон, забон, дандонҳо ва милкҳои фуки зерин, тамоми решачаи асаби сетора, ки мушакҳои хойиданро бо асаб таъмин мекунад, низ мебошад.

Асаби фуки зерин аз косахонаи сар ба воситаи байзашакл баромада, дарҳол ба шохаҳои ҳиссӣ ва ҳаракатӣ чудо мешавад. Шохаҳои ҳиссӣ: асабҳои гӯшу чакка, лунҷ, дандонхонаи поён ва забон. Асаби гӯшу чакка аз ду решача оғоз месбад. Ин решачаҳо шарти менингалии медиалиро фаро гирифта, дар як тана пайваст мешаванд ва аз акиби гарданаки шоҳаи барчастагии фуки зерин мегузаранд. Сипас вай ба гафсии гадуди назди гӯш ба пеши роҳи шунавой гузашта, шарёни сатҳии чаккаро ҳамроҳӣ мекунад. Дар роҳи худ ин асаб барои гадуди наздики гӯш шоҳаи секреторӣ ва барои мағфали чаккаву фуки зерин, пӯсти қисми пеши суфраи гӯш, тагояки маҷрои беруни шунавой шоҳаи ҳиссӣ чудо мекунад. Дар қабатҳои ноҳияи чакка ба шохаҳо тақсим мешавад.

Асаби лунҷ пардаи луобӣ ва пӯсти лунҷро бо асаб таъмин мекунад. Асаби поёни дандонхона бошад, ба воситаи суроҳи фуки зерин ба канали ҳамноми фуки зерин мегузарад, ба ҳамаи дандонҳо ва милкҳои дандонҳо шоҳа меронад ва ба воситаи суроҳи манаҳ, ки асаби манаҳ низ ном дорад аз қанал мебарояд.

Асаби рӯй аз байни мушакҳои болшакл поён меояд дар зери пардаи луобии қаъри ковокии даҳон иопадид мешавад ва бо ҷараёни хориҷкунандай гадуди луобии фуки зерин чиллик (салиб) мешавад.

Вай пардаи луобии рӯй забонро дар тӯли он, яъне аз нӯги забон то пистонаки лӯлашакли ду мусалласи пеш бо асаб таъмин мекунад. Ба асаби забон (дар байни дарозијаш) тори табли пайваст мешавад. Тори табли аз асаби мобайни чудо мешавад ва лифҳои зоникаро (мазза) ба пардаи луобии ду мусалласи пеш забон ва лифҳои парасимпатикий ба гадудҳои луобии зери фуки барин ва зери забонӣ мебаранд. Онҳо дар гирехи зер-

фуки зерин қанда (кать) мешаванд. Лифҳои асаби забон ноҳили ҳиссёти умумӣ (ломиса, дард, ҳарорат) мебошанд.

Шохаҳои ҳаракатии асаби фуки зерин номи худро аз номи мушакҳои ҳамномашон, ки бо асаб таъминашон мекунанд, гирифтанд: асаби мушаки хойидан, асабҳои чукури чакка, асабҳои медиалий ва латериалии болшакл. Илова бар ин асаби фуки зерин мушакҳои тарангкунандай пешпардаи ком ва тарангкунандай пардаи гӯшро бо асаб таъмин мекунад. Ба шохаҳои асаби фуки зерин се гирехи системаи вегетативии (наботии) асаб робита дорад: гирехи асабии гӯш бо асаби медиалии болшакл: гирехи асабии фуки зерин бо асаби забон: гирехи асабии зеризабон бо асаби зери забон. Аз гирехҳо ба гадудҳои луоби лифҳои постганглионии парасимпатикии секреторӣ меоянд.

### Ноҳияи ҷашмхона (regio orbitalis)

Ковокии ҷашмхона ва қисмҳои рӯйи ҳамшатати он ноҳияи мустакил ноҳияи ҷашмхонаро ташкил медиҳанд (Расми 35. Топографияи ҷашмхона). Дар он милкҳои ҷашм ва ковокии ҷашмхона мавҷуд аст, ки вайро дар қисмҳои бӯлбарӣ ва ретробулбарӣ ниёми гӯзai ҷашм чудо мекунад. Пилкҳои ҷашм шиканҳои (чинҳои) ҷуфт мебошанд ва сатҳи пеши гӯзai ҷашмро мепӯшонанд.


Қабатҳо. Пӯсти пилкҳо, махсусан пӯсти канори озоди пилкҳо хеле тунук ва нозуқ аст. Дар ин ҷо мижгонҳо мерӯянд. Вай ба осонӣ пурчин мешавад ва гадудҳои зиёди ҷарбу арак дорад.

Ҳуҷайрабоғти зерипӯстии пилкҳо ковок аст. Дар вай боғтҳои ҷарбӣ мавҷуд нест. Варамҳо (омосҳо) – е, ки ҳангоми процессҳои мавқеии илтиҳобӣ рӯх медиҳанд, дар вай озодона паҳн мешаванд ва ҳангоми садамабинӣ хуниравӣ ба осонӣ рӯх медиҳад.

Табақаи мушакиро мушаки мудаввари ҷашм ташкил медиҳад. Вай аз қисмҳои бсрӯй (қисми ҷашмхона) ва дарунӣ (қисми пилкҳои ҷашм) иборат мебошад. Лифҳои қисми ҷашмхона ба таври циркуляри (даврагӣ) мераванд. Ҳангоми қашишҳӯрии онҳо

### Расми 35. Топографияи чашмхона:

1 – m. levator palpebrae superior; 2 – m. rectus lateralis; 3 – m. obliquus inferior; 4 – m. rectus inferior; 5 – nn. et aa. ciliares breves; 6 – r. inferior n. oculomotorii; 7 – m. rectus lateralis et n. abducens; 8 – n. abducens; 9 – n. oculomotorius; 10 – a. carotis interna; 11 – n. opticus; 12 – a. ophthalmica; 13 – n. lacrimalis; 14 – gangl. ciliare; 15 – n. nasociliaris; 16 – m. rectus superior; 17 – n. et a. supraorbitalis; I – n. ophthalmicus; II – n. maxillaris; III – n. mandibularis; IV – gangl. trigeminale.



пилкҳои чашм саҳт пурчин мешаванд. Лифҳои кисми пилкҳо бошад, аз пайвандаки медиалий ба пайвандаки латералий ба таври камоншакл чудо мешаванд. Кашишхӯрии онҳо роҳи милкҳоро наздик месозад. Кисми ками қабзаи мушакҳо аз лифҳои кисми пилкҳои чашм, ки ашқдонро иҳота кардааст, параха шуда чудо мешаванд ва онро кисми ашки ё мушаки ашк меноманд. (*Rara lacrimalis*). Ин мушак ҳангоми кашишхӯрӣ ва сустшивияш ашқдонро тант ва вассеъ меқунад. Ба гурӯҳи мушакҳои пилк инчунин мушакҳои бардорандан пилки боло доҳил мешавад. Дар сурати халал ёфтани қобилияти ин мушак фаромадани пилки болонтоz руҳ медиҳад.

Баъд, саҳфаи бофтаи пайвандӣ меояд, ки онро тагояки пилкҳо низ меноманд, гарчанде ки дар худ хӯҷайраҳои бофтаи тагоякро надорад. Тагоякҳо (боловӣ ва поёни) нӯғи пилкҳоро ташкил дода, ба онҳо шакли мӯайянро мухайё месозанд. Онҳо дар канорҳои чашмхона тавассути бандакҳои (ligg.) медиалий ва латериалий, ҳамчунин девораи саҳти чашмхона тасбит шудаанд. Тагояки боловӣ аз поёни ду баробар вассеътар аст.

Дар гафсии тагоякҳои милкҳо гадудҳо

(гадудҳои тагояки пилки чашм е гадудҳои мейбомӣ) карор доранд. Дар тагояки боло 25 – 30 адад ва дар тагояки поён то 20 адад мебошанд. Гадудҳо барои молидани милкҳои усора (секрет) тавлид меқунанд.

Дар канорҳои пилкҳо 2 – 3 қатор мижгонҳо мерӯянд. Дар наздикии решавӣ ҳар як мижгон гадуди ҷарб мавҷуд аст, роҳи баромади вай дар фолликулаҳои (халтачаҳои) мӯй күшода мешавад. Онҳо метавонанд, ки сироятнок шаванд ва гулмиҷҷаро ба вучуд оваранд.

Сатҳи даруни ё ақиби пилкҳоро пардаи бофтаи пайвандии чашм (*tinika conjunctiva*) мепӯшонад. Конъюктива (мултҳима), ки аз наздикии канори чашмхона ба гӯзай чашм мегузарад ва сатҳи пешии онро мепӯшонад, мултҳимаи гӯзай чашм ном дорад. Мултҳимае, ки сатҳи ақиби пилкҳоро пӯшонида ва бо тагояк саҳт печидааст, мултҳимаи пилкҳо ном дорад. Мултҳима аз ноҳияи пилкҳо ба гӯзай чашм гузашта, ҳалтай мултҳимаро ба вучуд меорад, ки дар он ғунбаzi болой ва поёни мавҷуд мебошад.

**Дастгоҳи ашкни чашм** аз гадудҳои ашк ва роҳҳои ашкбар иборат аст. Гадуди чашм аз ду кисм иборат мебошад. Кисми боловӣ ё

қисми чашмхона ва қисми поёни ё қисми пилкҳо. Ин қисмҳоро пайҳои мушакҳое, ки пилкҳои болоиро мебардоранд, аз ҳамдигар чудо мекунанд. Роҳҳои ашкбар аз ҷӯйчаи ашк, нуқтаи ашк ва канали ашк ташаккул ёфтааст.

Ашке, ки аз ғадудҳои ашкӣ мебарояд, ба ҳалтаи мултҳима шорида дар сатҳи гӯзани чашм баробар тақсим мешавад ва онро мешӯяд. Агар пилкҳо ба ҳам ҷафс бошанд, ашк аз ҷӯйчаи ашк ба қӯли ашк меравад. Қӯли ашк дар кунчи медиалии чашм воеъ аст. Аз ин ҷо ба воситай ду нуқтаи чашм (боловӣ ва поёни), ки оғози канали ашк ба ҳисоб мераванд, вай ба каналҷаҳои ашк доҳил мешавад. Нуқтаҳои ашк (як нуқта дар як пилк) дар пистонакҳои ашкӣ дар кунчи медиалии чашм ҷойгир шудаанд. Нуқтаи поёни ашк маъмулан аз нуқтаи боловӣ ва сеътар аст. Дар вақти баста (маҳкам) шудани нуқтаҳои ашк ашкrezӣ мушоҳида мешавад. Аз нуқтаи ашк каналҷои поёни ва болоии ашк ибтидо мегиранд, ки мутобиқан ба поён ва боло мераవанд ва баъд ибтидо мегиранд, ки мутобиқан ба поён ва боло мераవанд ва баъд таҳти кунчи рост ҳам шуда, ба ашкдон меафтанд.

Ашкдон дар чукурчай ашкдон, ки онро шоҳаи пешонигии фуки барин ва устухони ашк ба вучуд овардааст, воеъ мебошад. Мӯҳтавии ашкдон ба воситай мачрои биниву ашк, ки дар қовокии бинӣ, дар зери суфраи поёни бини карор дорад, ҳориҷ мешавад.

Чашмхона шакли аҳроми ҷорҷадорро дорад. Қуллаи он ба қафо ба сӯроҳии босира нигаронида шудааст, асоси васеи он бошад, ба пеш нигоҳ мекунад. Ҷевораи болоии чашмхонаро устухони пешонӣ ва боли хурди устухони болжакл ташкил медиҳад. Вай дар айни замон қаъри чукурчай пеши қосаи сар ва ҷайби пешонӣ низ ба ҳисоб меравад. Протесҳои фасодноке, ки дар ҷайби пешонӣ пайдо мешаванд, метавонанд дар барьакс процесҳои илтиҳобии чашмхона метавонанд ба пардаҳо ва ҷайҳои магзи сар бираванд.

Ҷевораи поёни чашмхона ба воситай сӯроҳҳо ва роғҳо бо ноҳияҳои ҳамшафаташ

алоқаи васеъ дорад. Ҷунонҷӣ, тавассути канали босира, роги болони чашмхона ва сӯроҳии устухони галбершакл чашмхона ба қовокии қосаи сар пайваст мешавад. Роги поёни чашмхона ва канали руҳсараю ҷакка чашмхонаро ба чукурчай зери ҷакка ва болжаклу ком мепайвандад. Сӯроҳии ком ва канали биниву ашк онро ба қовокии бинӣ пайваст мекунад.

*Гӯзани чашм* (*bulbus oculi*) дар қисми пеши чашмхона воеъ аст. Дар вай кутги пеш мавҷуд аст ва ин кутги ба нуқтаи барҷаста-тарини қарния мутобиқат дорад. Кутги ақиби дар тарафи латералии баромадгоҳи асаби босира ҷойгир шудааст. Ҳате, ки ҳарду қутбро мепайвандад, меҳвари беруни гузай чашм ном дорад. Устувори (экватори) чашм гӯзани чашмро ба қисмҳои пешу қафо чудо мекунад.

Ҳастаи даруни гузай чашмро З парда ихота мекунад: пардаи беруни фиброзӣ-лифӣ), мобайни рагӣ ва даруни (хиссӣ). Пардаи лифӣ дар қисми ақиби худ пардаи сафед ё склераро, дар қисми пешаш пардаи шаффофи қарния (*cornea*)-ро ба вучуд меорад. Пардаи рагии гӯзани чашм аз раг бой аст. Пигменти сиёҳ дорад ва дар навбати худ ба се қисми тақсим мешавад: қисми пардаи билхоссаи рагӣ, ҷисми мижа, ва инабияи чашм ё инабия (*iris*). Дар маркази инабия сӯроҳии мудаввар – мардумаки чашм воеъ аст. Пардаи даруни, ё шабакия (*retina*) дарунтарин пардаи чашм мебошад. Дар он ҳуҷайраҳои рӯшной – ҳискунандай босира мавҷуданд, ки қаламчаҳакл ва кӯзачашакланд.

Ҳастаи даруни чашм аз муҳити рӯшноиши канандай шаффофи иборат аст: ҷисми шишамонанд (*copriss vitreum*), гавҳараки чашм ва рутубати обдор, ки камераҳои пешу ақиби гузай чашмро пур кардааст.

Вай дар қисми ретробулбарии чашмхона карор дорад. Гузай чашмро аз ҷисми ҷарбдор саҳфаи ниёми чудо месозад.

Дар қисми ақибии чашмхона инчунин мушакҳои часим мавҷуданд: 4 мушаки рост (боловӣ, поёни, медиалий ва латералий) ва ду мушаки қаҷ (боловӣ ва поёни).

Хамаи мушакҳои гӯзai чашм, ба гайр аз мушаки поёни каҷ аз қуллаи чашмхона, аз ҳалқаи поёни пайӣ сар мешаванд. Ин ҳалқа суроҳии канали босираро фаро мегирад.

Мушаки поёни каҷи гӯзai чашм аз сатҳи чашмхонагии фуки барин, наздикӣ чукурчаи ашкдон оғоз мешавад. Ба воситай ин ҳалқа ҳамчунин асабҳои босира, ҳаракатдиҳандаи чашмҳо ва биниву мижа ва шарёни чашм ба чашмхона мегузарад.

Хунтаминкуни ҳамаи бофтаҳои чашмхона, инчунин гӯзai чашм аз ҳисоби шарёни чашм сурат мегирад. Вай шоҳай шарёни даруни хоб ба шумор меравад. Шарёни чашм аз шарёни даруни хоб чудо шуда ба косаи сар меравад ва ба воситай канали босира (якҷоя бо асаби босира) ба ковокии чашмхона медарояд ва дар он ҷо ба шоҳаҳо чудо мешавад. Шарёни чашм бо шоҳаҳои шарёни беруни хоб ба таври васеъ пайваст (анамолиз) мешавад.

Варидҳои чашм дар девораҳои болой ва поёни чашмхона ҷойгиранд. Онҳо дар ақиб омезиш ёфта, танаи умумӣ ё бофта (*plexus*) – ро ба вучуд меоранд. Аз вай хун ба ҷайби роғдор (*cavernosus*) меравад. Варидҳои чашмхона бо шабакаҳои сатҳӣ ва амиқӣ руи анастамозӣ зиёд доранд.

Асабгирии бофтаҳои чашмхона аз ҳисоби асаби чашмхона амалӣ мешавад, ки вай асаби асосии ҳискунанда ба ҳисоб меравад. Асаби маҳсуси ҳискунанда асаби босира аст. Вай аз лифҳо таркиб ёфтааст, он лифҳоро шоҳаҳои мултиполлярӣ ҳуҷайраҳои асабии пардан даруни гӯзai чашм ба вучуд овардаанд.

Асабҳои ҳаракатдиҳанда асаби ҳаракатдиҳандаи гӯзai чашм ва дуркунанда мебодшанд. Онҳо мушакҳои чашмро бо асаб таъмин мекунанд. Мушаки мустакими гӯзai чашмро асаби барандаи гӯзai чашм, мушаки болоии каҷро асаби гаргара ва мушакҳои боқимондаро (мушакҳои поёни ва болой ва медиалии рост, мушаки поёни каҷ ва мушаки бардоранди пилки боло) асаби ҳаракатдиҳандаи гӯзai чашм бо асаб таъмин мекунанд.

Ҳудуд. Нохияи биниро аз боло ҳати кундаланге, ки нӯгҳои медиалии абрувионро мепайвандад, аз поён ҳати кундаланге, ки аз тарики асоси қисми мутаҳаррики девораи бинӣ мегузарад ва аз паҳлӯ чинҷои биниву лунҷ ва биниву лабҳо маҳдуд месозанд.

Нохияи биниро ба бинии беруни (*nasus externus*), ковокии бинӣ ва ҷайбҳои назди бинӣ чудо мекунанд.

Бинии беруни аз устухону тагоякҳон нӯгтези ба аҳроми сетегадори монанд иборат буда, бо пӯст пӯшонида шудааст. Дар он бехи бинӣ ва дар поёнтари он тегаи бинӣ мавҷуданд. Тегаи бинӣ ба нӯги бинӣ мегузарад. Сатҳҳои паҳлӯй мутаҳарриканд ва болҳои биниро ташкил медиҳанд. Канори поёни озоди бинӣ суроҳҳои биниро ба вучуд меорад, ин суроҳҳо ба ковокии бинӣ мераవанд. Асоси устухонҳои биниро устухонҳои ҷуфтӣ бинӣ ва шоҳаҳои пешонигии устухонҳои фуки барин ташкил медиҳанд. Онҳо якҷоя бо тегаи пеши бини суроҳии нокшаклро ба вучуд меоранд. Қисми тагоякҳии бини аз тагоякҳои ҷуфтӣ латералӣ, иловагӣ, қалон ва хурди парай (нармай) бинӣ ва девори бинӣ иборат аст.

Қабатҳо. Пӯсти бехи бини тунук ва сүфта буда, ба осонӣ чин мешавад, дар нохияи нӯги бинӣ ва пароҳои бинӣ пӯст зинҷтар буда, ба бофтаҳои дар зераш ҳобидагӣ саҳт печидааст ва ғадудҳои бисери ҷарбӣ дорад. Дар пӯсти бинӣ ғадудҳои аракӣ мавҷуд аст. Дар даромадгоҳи ковокии бинӣ, ки қисми онро ташкил медиҳад ва бо пӯст пӯшонида шудааст, мӯй мебарояд. Аз ин рӯ дар ин ҷо баромадани пучак ва сикоз имконпазир аст. Дар нохияи пароҳои бинӣ, дар ҳуҷайрабоғти зерипӯстӣ, ки ҷарб надорад, мушакҳои васеъкунандаву тангкунандаи даромадгоҳи бинӣ мавқеъ доранд.

Хунтаминкуни бинии беруни тавассути анатомози шоҳаҳои шараенҳои чашм ва рӯй доҳил шуда, ба воситай онҳо ба ҷайби роғдор мераванд. Дар байнӣ воридҳои анатомозҳои зиёде мавҷуд аст.

Аксулҷараёни лимфавӣ асосан дар гиреҳҳои фуки зерин ва каме дар гиреҳҳои на-

здигүшій рух медиҳад.

*Асабғирии (иннервасияи)* хисқунии бинни берунй аз шохаҳои якум ва дуюми аса-би сетора ба вучуд меояд. Мушакҳои бинни беруниро шохаҳои асаби рӯй бо асаф таъмин мекунад.

**Ковокий биний** (*cavitas nasi*) тавассути ми-ёндевор ба ду қисм (аксари вакт қисмҳои нобаробар) чудо мешавад. Онҳо дар пеш дар суроҳиҳои биний ва дар қафо дар қисми бинигии балъумхонаҳо күшода мешаванд.

Дар ҳар як қисми бинни чор девора мавчуд аст: девораҳои болой, поёний, дарунй ва берунй. Девораи болои (сакфи) биниро устухонҳои биний ва пешонӣ, саҳфаи галбершакл, ҳуҷайраҳои устухони галбершакл (қисми зиёди сақф) ва ҷисми устухони фонашакл ташкил медиҳанд. Ба воситай суроҳҳои зиёди саҳфаи галбершакл лифҳои асафии шомма (бӯй) мегузаранд.

Девораи поёни (қаъри ковокии биний аз шохаҳои комии фуки барин ва саҳфаҳои уфукии (горизонталии) устухони ком (коми саҳт) ба вучуд меояд. Ин устухонҳо дар хати мобайни васл шуда, тегай устухонро ба вучуд меоранд. Қанори қисми ақиби миёндевори биний (*vomer*) ва тагояки миёндевори биний ба он васл мешаванд. Девораи поёни ковокии биниро аз ковокии биний маҳдуд месозад. Дар ҳолати ҳалал ёфтани инкишофи ҷаний (эмбрионалӣ) ва пурра баста нашудани ковокихо роғе ба вучуд меояд, ки онро наасбазидани ком ё «коми гург» меноманд. Дар пеш ва мобайни девораи поёни канали дандони пеш вөкөй аст, ки ба воситай он рагҳо ва асафҳои ҳамноми он мегузаранд. Девораи дарунии биний ё миёндевори биниро саҳфаи перпендикулярии устухони галбершакл, қисми ақиби миёндевори биний ва тагояки миёндевори биний, ки қанори болои он тегай биниро ташкил додааст, ба вучуд овардаанд. Миёндевор маъмулан номутаносиб, бештари мавридҳо қаҷ аст. Аз ҳад зиёд қаҷ шудани вай бо биний нафас гирифтсанро душвор месозад ва амалиёти ислоҳ карданӣ он ба миён меояд.

Соҳтмони девораи беруни ковокии биний

нисбатан мураккабтар аст. Дар ташаккули он устухонҳои биний ва ашқ, лабиринти устухони галбершакл, сатҳи бинигии ҷисми фуки барин ва шоҳаи пешонигии он, саҳфаи перпендикулярии устухони ком ва саҳфаи мебиалии шоҳаи болшакли устухони фонашакл иштирок мекунад. Дар девораи берунй се суфраи биний мавқеъ доранд: суфраи болой, мобайни ва поёний. Онҳо дар ковокии биний озодона овезонанд. Ду суфраи болои шоҳаи устухони галбершакл ва суфраи поёни устухони мустакил мебошанд. Дар байнини суфраҳои бинни роҳҳои бинни ба вучуд меоянд. Роҳи болои биний дар байнини суфраҳои болой ва мобайни бинни карор дорад (кӯтохтарин аст). Дар вай ҷайби устухони фонашакл ва ҳуҷайраҳои ақиби устухони галбершакл күшода мешаванд. Роҳи мобайни бинни дар байнини суфраҳои мобайни ва поёни бинни ҷойгир шудааст. Дар он суроҳии ҷайби пешонӣ ва фуки барин, ҳуҷайраҳои пешӣ ва мобайни устухони галбершакл күшода мешаванд.

Роҳи поёни биний аз ҳама дароз мебошад. Онро аз боло суфраи поёни биний ва поёни қаъри ковокии бинни маҳдуд кардаанд. Дар ин ҷо суроҳии канали биниву ашқ күшода мешавад. Ҳама роҳҳои бинни дар ақиб, дар фосилаи күшода мешавад, ки дар ҳарду тарафи миёндевори бинни карор доранд. Онҳо ба воситай ҳонаҳо (кифчаҳо) ба қисми бинигии балъум алоқаманд мешаванд. Пардан лиубин ковокии бинни бо қабати яклухт та-моми девораҳои онро мепӯшонад ва дар ҷайбҳои наздибинигӣ давом мёбанд. Вай ба ноҳияҳои нафасигирии ва шомма (бӯйгирий) чудо мешавад. Ноҳияи нафасигирии биний фосилаи аз қаъри ковокии бинни ба боло то баробари қанори поёни садафи мобайни биниро ишғол мекунад. Ноҳияи шомма бошад, дар қисмҳои бологии биний, аз сақф то қисми болои суфраи мобайни биний ҷойгир шудааст.

Ба ҷайбҳои наздибинигӣ ҷайбҳои фуки барин, пешонӣ, ҷайбҳои устухони фонашакл ва устухони галбершакл доҳил мешаванд.

Ҷайби фуки барин (*sinus maxillaris*) дар

чисми фуки барин қарор дорад ва калонта-  
рин чайб ба ҳисоб меравад. Шакли чайб та-  
ғирёбандада аст, ба аҳроми се ё чоркирадор  
шабоҳат дорад.

Чайб дорои девораҳои болой, пешӣ, ақиби  
ва медиалий аст. Девораи болой шакли секу-  
нчаро дорад, дорои канали ҷашмхона аст  
ва қаъри ҷашмхонаро ташкил медиҳад. Баъ-  
зан дар ноҳияни канали девораи болой чайб  
мавҷуд нест. Девораи пешӣ аз сатҳи пешӣ  
фуки барин, девораи поёнӣ, ки қаъри чайб-  
ро ташкил медиҳад, аз шоҳаи алвесолярӣ дар  
дарозии аз дандони ашк то дунгичаи фуки  
барин, иборатанд. Аксар мавридҳо решан  
дандонҳои майдо ва калони курсӣ аз чайб  
тавассути саҳфаи тунуки устухонӣ чудо  
шуда меистанд, баъзан аз зери пардаи луобӣ  
озодона мегузарад. Ин боиси синусити одон-  
теген мешавад.

Девораи ақибии чайб аз дунгичаи фуки  
барин, дар чукурчаи устухони болшаклу ком  
хобидааст, ташкил мейбад. Девораи меди-  
алий ба роҳҳои мобайнӣ ва поёни бинӣ ҳам-  
шафат аст, дар дарозии мобайнии роҳи бинӣ  
асоси устухонӣ надорад. Дар ин ҷо чайби  
фуки барин бо ковокии бинӣ тавассути  
суроҳӣ пайваст мешавад.

Дар навзодҳо чайбҳои фуки барин мум-  
кин аст, ки вучуд надошта бошанд, ва ё хеле  
майда бошанд. Фақат онҳо дар даҳсолагӣ  
шакли чайби калонсолиро соҳиб мешаванд.

Чайби устухони пешонӣ (*s. Irontalis*) дар  
гафсии пулаки устухони чакка дар ақиби  
камони фавқабру қарор дорад. Шаклаш ба  
аҳроми сетегадори сарнагун монанд аст.  
Шакли ва андозаи вай тагийрёбандада аст. До-  
рои чор девора мебошад. Девораи пеш аз  
фавқабру иборат аст. Девораи ақиби (тунук  
аст) дар айни замон девораи чукурчаи моба-  
йниши косан сар низ ба шумор меравад.  
Девораи поёни деворан болони ҷашмхона  
низ буда, дар фосилаи начандон калон бо  
хӯҷайраҳои устухони галбершакл ва ково-  
вокии бинӣ ҳамхудуд аст. Девораи дарунӣ  
ҳичобе мебошад, ки вайро ба ду қисми но-  
баробар чудо месозад. Чайби ҷабинӣ ба во-  
ситаи суроҳии чайби ҷабинӣ дар роҳи мо-

байнин бини кушода мешавад. Чайби пе-  
шонӣ дар навзодон мушоҳидад намешавад.  
Вай дар 2 – 3 солагӣ ташаккул мейбад.

Чайби устухони фонашакл дар ҷисми уст-  
ухони фонашакл қарор дорад ва дороион-  
ро девораҳои болой, поёнӣ, ақиби ва лате-  
ралӣ аст. Тавассути деворае, ки девораи ме-  
диалий ба ҳисоб меравад, чайб ва қисмҳои  
чап ва рост таҳсими мешавад. Девораи боло-  
ириро зини туркӣ ташкил медиҳад. Ба вай аз  
болова қисми пешонигии майна ба гипофиз  
мечаспад. Дар пешӣ он салиби асаби босира  
аст. Девораи мобайнӣ сақфи қисми бинигии  
балъум ва ковокии биниро фаро мегирад.  
Девораи пеш ба ковокии бинӣ нигаронида  
шудааст. Дар девораи пешини чайб суроҳии  
бароранд мавҷуд аст, ки ба роҳи болони  
бинӣ мебарад. Девораи ақиби гафтар аст,  
бо чукурчаи ақибии косан сар ҳамхудуд аст  
ва аз қисми базилиярии устухони пушти сар  
мегузарад. Девораи латералӣ чайби девораи  
пахлугии устухони фонашакл аст, ки дар ин  
ҷо болҳои калон васл мешаванд. Вай бо  
шарёни даруни хоб ва чайби горӣ, ки аз  
девораи пахлӯгии вай асаబҳои ҳаракатди-  
ҳандай ҷашм, гаргара ва дуркунандаву  
шоҳаи якуми асаби сетора мегузаранд, ҳам-  
худуд мебошанд. Бо ҷунин соҳтмонҳои му-  
ҳим ҳамшафат будани чайби устухони фо-  
нашакл сабаби пайдо шудани аворизи илти-  
хобии он мешавад.

Чайбҳои устухони галбершакл аз ково-  
викоҳо зиёди вайроншакл иборат аст, ки  
хӯҷраҳо ном доранд ва лабиринти галбе-  
риро ташкил медиҳанд. Хӯҷраҳо дар  
ҳарду тарафи саҳфаи перпендикулярӣ қарор  
доранд. Хӯҷайраҳои пешӣ, мобайнӣ ва ақиби  
мавҷуданд. Аз тарафи латералӣ чайбҳо бо  
девораи медиалии ҷашмхона ҳамхудуданд.  
Девораи медиалий девораи латералии ково-  
вокии бинӣ ба ҳисоб меравад. Хӯҷраҳо аз  
болова дар чукурчаи косан сар меҳобанд ва  
онҳоро девораи нозуки устухонӣ аз ҳам чудо  
месозад. Онҳо аз поён ба ҷисми фуки барин  
мечаспад. Хӯҷайраҳои мобайнӣ ва пе-  
шини устухони галбершакл дар роҳи мобай-  
нии бинӣ ва хӯҷраҳаи поёни он дар роҳи

болои бинӣ кушода мешаванд.

Шарёни асосии бо хун таъминкунандан ковокии бинӣ шарёни устухони фонашаклу ком аст, вай шоҳаи шарёни фуки барин ба шумор меравад. Аз вай ба девораи паҳлӯгии бинӣ, миёндевори бинӣ ва ба тамоми чайҳои наздибинигӣ шоҳаҳо таксим мешаванд. Дар хунтаъминкунии ковокии бинӣ шарёнҳои пешӣ ва ақиби устухони галбершакл низ иштирок мекунанд, ки шоҳаи шарёни ҷашм ба ҳисоб мераванд. Вариҷхое, ки шарёнҳоро ҳамроҳӣ мекунанд, бофтро ба вучуд меоранд. Аксулчараёни вариҷӣ дар вариҷҳои рӯй ва ҷашм рӯҳ мебиданд.

Хусусияти маҳсуси хунтаъминкунии ковокии бинӣ ин аст, ки дар пардаи луобии мусалласи пеши ковокӣ бофти зичи рагҳо ба вучуд меояд ва сабаби аз бини хун рафтани низ инҳоянд. Ин ҷойро минтакаи хунравии бинӣ номиданд.

Аксулчараёни лимфавии қисмҳои пеши бинӣ дар гиреҳҳои лимфавии фуки зерин, қисмҳои мобайниву ақиби дар гиреҳҳои лимфавии чукури гардан сурат мегирад.

Дар ковокии бинӣ асабгирии (иннервасияи) шоммавӣ ва умумӣ (хиссӣ ва ифрозӣ) мавҷуд аст. Иннервасияи шоммавӣ тавасути шоҳаҳои якум (асаби ҷашм) ва дуюм (асаби фуки барин) – и асаби сетора сурат мегирад. Асабҳои пешӣ ва ақиби устухони галбершакл, ки аз шоҳаи якуми асаби сетора чудо мешаванд, қисмҳои паҳлӯй ва сақфи биниро бо асаб таъмин мекунад. Шоҳаҳои дарунии бинигии асаби зерчаҳмона қисмҳои пешии ковокии биниро аз асаб таъмин мекунанд. Аз гиреҳи болшаклу ком шоҳаҳои ақиби бинӣ чудо мешаванд. Дар таркиби ин шоҳаҳо лифҳои ифрозӣ (секреторӣ) мавҷуданд. Асаби биниву ком миёндевори биниро аз асаб таъмин мекунад.

### Ноҳияи даҳон (regio oralis)

**Сарҳад.** Ноҳияи даҳонро аз боло хати уфукӣ, ки аз асоси миёндевори бинӣ мегузарад, аз поён хати уфукӣ, ки аз чини зерманаҳу лаб мегузарад ва аз паҳлӯ ҷинҳои биниву лаб маҳдуд месозанд. Ин ноҳия ба ноҳияи лабҳо ва ковокии даҳон чудо мешавад.

Дар ноҳияи ковокии даҳон ҳангоми ҷафс будани дандонҳо ду қисматро муайян мекунанд: даромадгоҳи даҳон ва ковокии билҳосаи даҳон (*cavitas oris propria*).

Роги даҳон (*rima oris*) – ро лабҳои поён ва боло маҳкам мекунанд. Онҳо аз ҷинҳои мулонӣ иборатанд. Он ҷинҳоро аз дарун пардаи луобӣ ва аз берун пӯст мегӯшонад. Онҳо дар таркиби худ қабати мушакӣ доранд.


**Қабатҳо.** Пӯсти лабҳо тунуқ мебошад. Дар таркиби худ гадудҳои зиёди ҷарбу аракӣ низ дорад. Ба пардаи луобӣ мегузарад. Пардаи луобӣ дар қисми ақиби лабҳо тоб ҳурда, ба ноҳияи лунҷҳо ва милҷҳо меравад. Ҳангоми ба шоҳаҳои алвеолярӣ гузаштани пардаи луобии лабҳо дар хати мобайни лаҷомакҳо пайдо мешаванд. (*srenuli*)

Ҳуҷайрабофти зеринӣ суст инкишоф ёфтааст. Ин ҳолат имконият медиҳад, ки пӯст бо қабатҳои зерини мушакӣ бичаспад. Мушаки лабҳо аз мушаки лабҳои поёнӣ ва болоӣ ва мушаки мудаввари даҳон иборат аст. Дар байнин қабати мушакҳо ва пардаи луобии лабҳо ҳуҷайрабофти ковоки зерилуобӣ қарор дорад. Дар вай гадудҳои луобӣ, рагҳо ва асабҳо мавҷуданд.

Хунтаъминкунии онро шоҳаҳои шарёнҳои пешонӣ – шарёнҳои поёнӣ ва болои лабҳо ва шоҳчаҳои шарёнҳои зери ҷашмҳона ва манаҳ ба ўҳда доранд. Одатан, шарёнҳои поёнӣ ва болои тарафҳои чапу рости лабҳо дар хати мобайни пайваст мешаванд ва ҳалқаи сарбастаэро ба вучуд меоранд. Амалиёти ноҳияи хун боиси хунравии зиёд мешавад. Вариҷҳои лабҳо шарёнҳои ҳамномашонро ҳамроҳӣ мекунанд. Онҳо шабакаи зичи анастомозҳои зиёдро ташкил дода, асосан ба вариҷӣ рӯй меафтанд ва дар пайдошавии тромбозу тромбофлебит роли қалон мебозанд.

**Асабгирии** хиссии пӯст ва пардаи луобии лабҳоро шоҳаҳои дуюм (лаби боло) ва сеъом (лаби поён) – и асаби сетора тамин мекунад. Мушакҳои лабро асаби рӯй бо асаб таъмин мекунад.

Рагҳои лимфавии лабҳо лимфаро ба гиреҳҳои лимфавии зериғуки поёнӣ ва лунҷҳо мебаранд. Илова бар ин аз мусалласи (сейя



Расми 36. Коми саҳт ва нарм: 1 – a. palatina major; 2 – n. nasopalatinus; 3 – gll. palatinae; 4 – m. buccinator; 5 – m. masseter; 6 – m. palatopharyngeus; 7 – tonsilla palatina; 8 – m. palatoglossus; 9 – m. styloglossus; 10 – lingua; 11 – uvula; 12 – m. pterygoideus medialis; 13 – n. lingualis; 14 – m. constrictor pharyngis inferior; 15 – m. tensor veli palatini; 16,17 – nn. palatini minores; 18 – n. palatinus anterior; 19 – cavitas dentis.

ки) мобайни лаби поён аксултчараёни лимфавий бевосита дар гирехдои лимфавии манаҳ ба вуқӯй мепайвандад. Рагҳои лимфавии ҳарду тарафи лабҳо байни худ ба таври ва сеъ анастомоз мешаванд. Ин холатро ҳангоми амалиёти саратони лаби поён, яъне гирифта партофтани гирехдои лимфавии манаҳ ва гадудҳои лубобии ҳарду тараф (амалиёти Вана) фаромӯш набояд кард.

**Даромадгоҳи даҳон** аз фосилаи рогмонанд, ки дар байни лабҳову лунҷҳо аз як тараф ва дандонҳову милкҳо аз тарафи дигар қарор дорад. Дар вақти чафс кардани дандонҳо вай аз ковокии билхоссаи даҳон чудо мешавад ва факат бо фосилаҳои байни дандонҳо ва фосилаи ақиби дандони калони курсии сеюм пайваст мешавад. Ҳангоми шахшавии мағсали чаккаву фуки зерин, вакте ки фуки зерин ҳаракат карда наметавонад, ин фосиларо барои доҳил кардани гизо истифода мебаранд.


Дар чойхое, ки пардаи лубобии лабҳо ва лунҷ ба шоҳаҳои алвеолярӣ мегузаранд, дар поён ва боло сақфи даромадгоҳи даҳон ба вуҷуд меояд. Ва чинҳое, ки аз чинҳои пар-

даи луобӣ ба вуҷуд омадаанд, чинҳои гузариши даромадгоҳ, номида шудаанд. Сақфи болой одатан дар поёнтари чайби фуки барин воқеъ аст, ки ҳангоми амалиёти синусит донистани он муҳим аст. Дар даромадгоҳи даҳон мачрои гадудҳои майдани луобӣ (лунҷӣ ва лабӣ), ҳамчунин дар як тараф якторӣ мачрои гадуди назди гӯш кушода мешавад. Мачрои наздигӯшӣ (*ductus parotideus*) дар муқобили дандони курсии калони болой, дар барчастагии начандон зиёди пардаи лубобии лунҷ пистонаки гадуди назди гӯш кушода мешавад.

**Ковокии билхоссаи даҳон** (*cavitas oris propria*) ҳангоми маҳкам будани даҳон шакли роги тантро дорад. Ин роғро аз боло коми саҳт, ки аз ақиб ба коми нарм мегузарад, аз пеш ва паҳлӯ дандонҳо, пилкҳо ва шоҳаҳои алвеолярии фукҳо, аз поён забон ва диафрагмаи даҳон ташкил додаанд. Бо қисми даҳонии бальум (*pars oralis pharyngeus*) ковокии даҳонро ҳалкум (*sames*) мепайвандад.

**Коми саҳт** (*palatum durum*)-ро шоҳаҳои фуки барин, ки дар хати мобайни ком пайваст мешаванд ва саҳфаҳои уфуқии устухонҳои ком, ки бо пардаи луобӣ пушонида шудаанд, ташкил медиҳанд. Ин васлшавӣ дарэрзо (*raphe palati*) ба вуҷуд меорад. Дар нӯги пешин он чинҳои кундаланги ком қарор доранд. Коми саҳт бо барчастагии ҳамидаш сақфро ташкил медиҳад. Шакли сақфтагирӯбандад аст, аз ин рӯ ком метавонад, ки баланд ва борик ё паст ва васеъ шавад. То баромадани дандонҳо сақф суст инкишоф мебад ва одатан ком ҳамвор аст.

Қабатҳои коми саҳтро пардаи луобӣ ва гадудҳо устухонпарда ва устухон ташкил медиҳад. Пардаи луобӣ дар қисми пеши ком якчанд (2 – 6) чини кундаланг ва дар ноҳияи сӯроҳии дандонҳои пеш барчастагиро дар шакли пистонаки дандони пеш ба вуҷуд меорад. Қисми ақиби коми саҳт суфта аст. Пардаи луобӣ дар тамоми дарози коми саҳт бо устухонпарда саҳт ҷаспидааст, зеро дар ин ҷо асоси зерилуобӣ вуҷуд надорад. Илова бар ин устухонпардаву пардаи луобӣ гадудҳои луобӣ ва зардобиюолуобӣ, ҳамчу



Расми 37. Ковокий дахон - намуди умуми:

1 – arcus palatopharyngeus; 2 – tonsilla palatina; 3 – arcus palatoglossus; 4 – dorsum linguae; 5 – isthmus faucium; 6 – uvula; 7 – palatum molle; 8 – raphe palati; 9 – palatum durum; 10 – phitlrum; 6 – каъри чавфи дахон; 1 – frenulum labii superioris; 2 – gll. linguales; 3 – n. lingualis; 4 – frenulum linguae; 5 – ductus submandibularis; 6 – gl. sublingualis; 7 – gingiva; 8 – frenulum labii inferioris; 9 – caruncula sublingualis; 10 – diaphragma oris; 11 – plica sublingualis; 12 – facies inferior linguae; в – ҳалкүм: 1 – зонд дар кисай пеши чукурчи боломак; 2 – зонд дар паси чини секуцча; 3 – чини секуцча; 4 – зонд дар тегай боломак; 5 – чукурчай боломак.

нин бофтаи пайвандй карор доранд. Бофтаи пайвандй пардаи луобиро бо устухонпарда ва устухон саҳт васл мекунад. Дар кисмҳои пахлӯи ком, дар сарҳадаш бо шоҳаи алвелой ва дар чойхои ба коми нарм гузаштанаш қабати ғадудӣ гафс мешавад ва пардаи луобӣ ба осонӣ аз асоси зерилуобӣ чудо мешавад.

Коми нарм (palatum molle) давоми бевоситаи коми саҳт мебошад ва соҳтмони мушакиест, ки асоси лифӣ (апонервози комӣ) дорад ва онро аз ҳарду тараф пардаи луобии дорои асоси ковоки зерилуобӣ ва анбӯхи ғадудҳои луобӣ мепӯшонад.

Коми нарм аз мушакҳои зерин таркиб меёбад: мушаки тарангкунандай пешшардаи ком, мушаки кому ҳалқ, мушаки кому забон ва мушаки забонча. Сарҳади ковокии дахон ва ҳалкро (гулӯгоҳ) ташкил медиҳад. Ҳалкүмро канори ақиби коми нарм маҳ-

дуд месозад. Вай дар пахлӯҳо ва камона-кҳои ком – камони пешни кому забон, камони ақиби кому ҳалқ, забончаи ком ва дар поён ба бехи забон мегузарад.

Дар байни камонакҳои ком бодомакҳои ком қарор доранд. Онҳоро аз девораи пахлӯи ҳалқ ҳуҷайрабоғти ковок чудо мекунад. Сатҳи бодомакҳо хамвору суфта нест, чукуракҳо дорад. Онҳоро дар тарафи ковокии дахон пардаи луобӣ пушонидааст, ки ба чукурчаҳои бодомак медарояд. Соҳтмони бодомакҳои ком барои нигоҳ доштани микробиологийи патогенӣ ва пешрафти равиши илтиҳобӣ шароит фароҳам меорад. Онҳо бештар хусусияти музминӣ мегиранд (тонзилити музмин).

Бодомакҳои ком якҷоя бо бодамакҳои ҳалқ, забон ва найҷаҳо ҳалқаи лимфавии ҳалкро (ҳалқаи Пирогов – Валдейр) ба вуҷуд меоранд.

**Хунтаъминкуни** бодомакхоро шарёнхой болоравандай ҳалқ (аз шарёни беруни хоб) ва шарёни ком (аз шарёни рўй) ва шарёни поёнравандай ком (аз шарёни фуки барин) ба уҳда доранд.

Хунтаъминкуни коми саҳту нарм бо ёрии шарёнхой калон ва хурди ком, ки шоҳай шарёни поёнравандай ком ва шарёни болоравандай ҳалқ ба ҳисоб меравад, амалий мешавад. Ноҳияи пеши коми саҳтро шарёни дандонхон пеш бо хун таъмин мекунад. Ҷараёни вариди дар варидҳои ҳамном, ки ба бофтҳои варидии устухонии болшаклу ҳалқ меафтанд, сурат мегирад.

**Аксулчараёни лимфавӣ** дар гиреҳҳои лимфавии ҳалқ ва гиреҳҳои амики гардан рух медиҳад.


**Асабгирии** коми саҳту нарм тавассути асабҳои калони ком ва биниву ком, ки аз асаби фуки боло пайдо мешаванд, амалий мешавад. Ҳамаи мушакҳои коми нарм, ба гайр аз мушакҳои тарангкунандай пешпардай ком аз бофти ҳалқ (*plexus pharyngeus*), аз асаби фуки зерин асаб мегиранд.

**Қаъри ковокии даҳон** дар байнни устухони зери забон ва фуки зерин карор дорад.

Аз забон ва мушакҳои он иборат аст: мушакҳои манаҳу забон, мушаки дарфишшакл, мушаки зеризабону забон ва диафрагмаи забон. Вайро мушаки фуки зери забон ба вучуд меорад. Дар болои диафрагмаи даҳон мушаки манаҳу зери забон, дар зери диафрагма мушакҳои думоҳичадор ва дарафшишакл зери забон карор доранд.

Дар зери пардаи луобии қаъри ковокии даҳон, мушакҳо ва узвҳои ин чо фосилаи ҳуҷайрабофтӣ мавҷуд аст.

Фосилаҳои паҳдулии ҳуҷайрабофтӣ қаъри ковокии даҳонро аз дарун забон ва аз берун фуки зерин маҳдуд месозанд. Дар онҳо гадудҳои луобии зеризабон, ки бо ҳуҷайрабофтӣ ихота шудаанд ва маҷрои калон доранд, меҳобанд. Онҳо ба сарҳади даруни гадудҳо мераవанд ва дар он чо якҷоя бо маҷрои гадудҳои зери фуки зерин күшода мешаванд. Аз хиссаҳои алоҳидан гадудҳои зери забон 18 – 20 маҷрои майдан зери забон чудо мешавад. Онҳо дар ковокии даҳон дар доро-



Расми 38. Қаъри ковокии даҳон:  
I – насц; 2 – m. longitudinalis inferior; 3 – a. lingualis; 4 – m. hypoglossus; 5 – cavitas dentis; 6 – n. hypoglossus; 7 – v. lingualis; 8 – a. sublingualis; 9 – m. mylohyoideus; 10,14 – m. geniohyoideus; 11 – a. facialis; 12 – n. lingualis; 13 – gl. et ductus submandibularis.  
заи чини зери забон күшода мешаванд.

Фосилаи даруни байнимушакӣ соҳтмони ток буда, дар байнни ду мушаки манаҳу забон қарор дорад.

Фосилаҳои беруни байнимушакӣ соҳтмони чуфт буда, дар байнни мушакҳои манаҳу забон ва мушаки зери забон ҷойгиранд. Дар зери диафрагма фосилаи чуфти ҳуҷайрабофтӣ фуки зерин қарор дорад. Дар он гадудҳои луобии зери фуки зерин ва фосилаи токи байнимушакии фуки зерин ва ишкамчаҳои пешии мушакҳои думоҳичадор мавқеъдордоранд.

Протесҳои фасодие, ки дар фосилаҳои ҳуҷайрабофтӣ байнимушакӣ пайдо мешаванд, метавонанд, дар ҳудуди қаъри ковокии даҳон паҳн шаванд ва дар ноҳияҳои ҳамшашат – фосилаи назди ҳалқ (дар равиши асаби забону ҳалқ ва мушаки дарафишшакл), ноҳияи амики рӯй (ба равиши асаби забон), ноҳияи зери забон (бар равиши асаби зеризабон ва рагҳои забон) низ гузарад.

**Забон** (*lingua s. glossa*) узви мушакӣ аст. Дорои бех (*ralix*), чисм, нут (*apex*), ду сатҳ – сатҳи болой ё рӯйи забон ва сатҳи поёни мебошад. Ҳарду сатҳ дар канорҳои забон пайваст мешаванд.

Дар рӯйи забон дар хати сагиалий чӯяи мо-

байни қарор дорад. Дар гафсии забон мұвоғиқи ин чүя ба таври амудій (вертикалі) сағфаи борики боғтаи пайванді – девораи забон гузашта, забонро ба ду кисми тақрибан мутаносиб чудо мекунад. Дар рүйи забон, дар байни қысм өзінің ба бехи забон ба таври кундаланг чүяи рұяқкын сархадин забон қойғир шудааст. Шакли вай ба кунчесі монанд аст, ки ба пеш күшода шудааст ё ба ҳарғы лотинии V шабоҳат дорад. Дар нұғи ин кунчесі сұрохий сарбаста – бокимондаи маңрау сипару забон мавчуд мебошад. Дар сурати насыбзиданы ин маңрау киста ва носурхой мобайни гардан мушоҳида мешавад, ки табобати қарроғиро талаб мекунанд.

Пардаи луобій забонро аз паҳлұ ва болояш пурра мепүшонад, vale аз поён нохияи қысм өзінің ба бехи забонро мепүшонада баз. Дар ақиби хаты қамхудуд шакли пардаи луобии рүйи забон гиреіх аст, зеро мікдори зиёді фолликулләхі орталықтандырылады. Онро ба ин мұносибат бодомаки забон меноманд. Пардаи луобии бехи забон аз ақиби бодомаки забон ба сатхі пеші сарпушаки гулұ гузашта се чиро ба вучуд мөорад: як чини мобайни ва ду чини паҳлұй. Дар байни онхо ду чуқурчаи гулұпұшак воқеъ аст. Бисёр вақтқо ба ин чуқурчаҳо қизғои бегона меафтанд.

Рүйи забон дар пеші чүяи сархадай бо пистонакхо пүшонида шудааст, ки ин вайро дурушт месозад. Пистонакхоро аз рүйи шакл ба гурӯххон зерин чудо мекунанд: пистонакхой риштамонанд, замбуруғмонанд, маңрутый, калобашакл ва баргакмонанд.

Дар кисмінде гүногуны пардаи луобии забон маңрахой ғадудхой луобій, зардобій ва оби дахон күшода мешаванд.

Асоси забонро мушакхой билхосса ва мушакхон скелеттің ташкил медиҳанд. Қабзасы мушакхой билхосса дар самтхон гүногуның яқдигаро бурида мегузаранд. Ин қабзасы мушакиро вобаста ба самти равиша-шон чүнин гурӯхбандій кардаанд: болой ва поёней, тұлонай ва кундаланг ва амудій. Ба гурӯхи мушакхой скелеттің мушаки манаҳу забон (аз ҳама мушаки қавии забон), муша-

ки зери забону забон, мушаки тагояқу забон ва дарафшу забон дохил мешаванд.

Забонро илова бар пардаи луобій ҳамчу-нин апоневроз низ іхота кардааст. Вай аз қабзаҳои пайи мушакхой билхосса ва боғтаи пайванди асоси зерилуобій иборат аст.

Хунтаъминкунй. Шарёни асоси забон шарёни забон мебошад. Вай шохан a. carotis extergena ба ҳисоб меравад. Аз секунчай Пирогов гузашта, дар зери мушаки зери забону забон, дар берун мушаки манаҳу забон қойғир мешавад. Вай ба номи шарёни чуқури забон то нұғи забон, дар байни мушаки манаҳу забон ва мушаки тұлонии поёней давом мейбад. Шарёни чуқури забон дар роҳи худ дар рүйи забон ба шохаҳои зиёд чудо мешавад.

Дар хунтаъминкунии забон гайр аз шарёни забон шохаҳои баланди шарёнхои ком ва ҳалқ низ иштирок мекунанд. Шохабанди роғхой шарёни гафсии забон одатан дар тұли лифхой мушаки қойғир мешаванд. Дар байни рагхон кисмінде қапту рост анастомоздан бисёре мавчуд мебошад. Аз ҳамин сабаб тарбанди яктарафаи шарёни забон ҳангоми хүнрезій на ҳамеша натығаи хуб медиҳад.

Аксулчарайни вариди забон дар вариди забон рух мегиҳад, вай ба вариди дарунии юғи ё вариди рүй дохил мешавад.

Аксулчарайни лимфии забон дар рагхон сатхии лимфавій сурат мегирад. Онхо дар пардаи луобій қарор доранд. Инчунин рагхон чуқури лимфавій, ки дар мушакхой забон қойғиранд, аксуламали лимфавии забонро ба вучуд мөоранд. Рагхон сатхии лимфавии ҳарду кисми забон ба яқдигар пайваст мешаванд. Рагхон амиқи лимфавій башанд, анастомоз надоранд, зеро миңдевори забон ба он монеа мешавад.

Рагхон лимфавій ба гиреҳхой манаҳ, зери фуки зерин, паси ҳалкум ва гиреҳхой амиқи лимфавии гардан меафтанд.

Асабирии забонро яқчанд сарчашма ба үхда дорад. Асаби ҳаракатии мушаки забон асаби зери забон аст. Асабхой хисқундандаи пардаи мухотии нұғ өзінің ба қысмінде мешаванд, асаби забон – шохан асаби фуки зерин

(шохай сеюми асаби сетора) мебошад. Шохай забонии асаби забону ҳалқ пардаи луобии бехи забонро бо асаб таъмин мекунад. Нохияи начандон калони пардаи луобии забон, ки ба сарпӯшаки гулӯ ҷафсида аст, тавассути шохчаҳои асаби болои гулӯ, ки шохай асаби гумроҳанд, аз асаб таъмин карда мешаванд. Асаби маҳсуси хиссиёти зонкавии ду мусалласи пешин забон тори таблӣ (*chorda tympani*), ки шохай асаби васатӣ аст ва аз мусалласи сеюм бошад, асаби забону ҳалқ ба ҳисоб мераванд.

Дарки хиссиёти мазза дар болои забон гуногун буда, маҳдудияти худро дорад. Чунончи, маззаи таҳро кисмҳои ақибии забон, дар нохияи қалобашакл, маззаи ширинро мусалласи пешин забон, шурро сатҳи болои забон, турушро сатҳи паҳлӯии забон хубтар дарк мекунанд.

Ин маълумотро дар тибби амалӣ, баҳри гузоштани ташхиси осеббинии кисмҳои гуногуни забон ба кор мебаранд.

### Нохияи паҳлӯии забон (*regio facialis lateralis*)

Нохияи паҳлӯии рӯй аз се нохия иборат аст: нохияи лунҷ, наздигӯшиву хойидан, амик.

#### Нохияи лунҷ (*regio buccalis*)

Ҳудуд. Нохияро аз боло канори поёни ҷашмхона, аз поёни канори поёни чисми фуки зерин, аз пеш ҷинҳои биниву лаб ва биниву лунҷ, аз ақиб канори пешин мушаки хойиш ихота кардаанд.

*Кабатҳо.* Пӯст тунук буда, ба осонӣ мекӯчад, дорои микдори зиёди ғадудҳои ҷарбу арак аст. Ҳучайрабофтӣ зерипӯстӣ он назар ба дигар кисмҳои рӯй беҳтар маълум аст. Ба вай чисми ҷарбии лунҷ ҷафс мешавад. Ин чисм аз таҷаммӯи ҷарбҳо, ки дар капсулаи зичи ниёми гирд омадаанд, иборат аст. Чисми ҷарбии лунҷ дар байнин мушакҳои хойидану лунҷ ҷойгир шидааст. Вай дорои шохчаҳои чакка, ҷашмхона ва болшаклу ком мебошад. Онҳо ба нохияҳои барояшон мувоғӣ давом мекунанд. Протсесси илтиҳобӣ аввал дар кисми ҷарбӣ маҳдуд мешавад, вале ҳангоми обшавии фасодноки капсулаи ниёми вай ба нохияҳои ҳамсоя мегузарад. Дар ҳучайрабофтӣ зерипӯстӣ якчанд қабати

мушаки мимикий мавҷуд мебошад.

Қабати дигар ниёми лунҷиву ҳалқ (*s. buccopharyngea*) мебошад. Аз тариқи Ҷай маҷрои ғадуди луобии назди гӯш мегузарад. Мушаки лунҷро аз дарун пардаи луобӣ пӯшонидааст, ки вай давоми пардаи луобии даромадгоҳи даҳон мебошад. Дар вай пистонаки ғадуди назди гӯш ҷойгир шудааст, ки дар он маҷрои ҳамин ғадуд қушода мешавад.

Хунтаъминкуни нохияи лунҷ тавассути шарёни рӯй сурат мегирад, ки дар канори пешин мушаки хойидан ба даруни ҳуҷайрабофтӣ зерипӯстӣ мегузарад. Шарёни рӯй бо шарёнҳои қундаланг, лунҷ ва ҷашмхонаи рӯй пайваст мешавад. Онҳо нохияи лунҷро низ бо хун таъмин мекунанд.

Аксулҷараённи варидӣ дар варидҳои Ҷӣ ва паси фуки зерин сурат мегирад. Онҳо бо бофтӣ (*plexus*) варидии устухони болшаклӣ ва воридҳои ҳалқ пайваст мешаванд.

Аксулҷараённи лимфавӣ дар гиреҳҳои лимфавии лунҷ, зери фуки зерин, наздигӯший ва гардан рӯҳ медиҳад.

Асабҳои хиссии нохияи лунҷ шохчаҳои асаби сетора ба ҳисоб мераванд. Онҳо инҳоянд: асаби зери ҷашмхона, асаби лунҷ ва асаби манаҳ. Асабгирии двигателий (ҳаракатиро) асаби рӯй ба ўҳда дорад. Шохчаҳои он мушаки мимикиро бо асаб таъмин мекунанд, ки ба ин ҷо аз ҷуқурӣ меоянд. Ин ҳолатро ҳангоми амалиётҳои ин нохия фаромӯш наబояд кард.

Нохияи назди гӯшу хойидан ҷунин ҳудуд дорад: аз боло камонаки руҳкора, аз поёни канори фуки зерин, аз пеш канори пеп ҳи мушаки хойидан, аз ақиб канори ақибии шохчаҳои фуки зерин, ки бо ҷуқурҷаи паси-фуки ҳамхудуд аст (расми 39).

*Кабатҳо.* Пӯст тунук ва мутаҳаррик буда, дар мардҳо онро муй пушонидааст. Ҳучайрабофтӣ зерипӯстӣ хеле ҳуб возҳӣ аст, ба вай танобакҳои насчи пайвандӣ ҳалида, пӯстро бо ниёми билҳосса, ки саҳфаи зичи бофтӣ пайвандӣ аст, алоқаманд месозанд. Онҳо ғадуди бандонгӯшро ихота карда, сатҳи бандонгӯшро ва дар шакли гилофак мушаки хойиданро ихота карда, сатҳи хойиш



Расми 39. Топографияи нохияи назди гүшү хойидан: 1 – n. supraorbitalis; 2 – a. angularis; 3 – v. facialis; 4 – p. zygomatici n. facialis; 5 – a. facialis; 6 – p. buccalis n. facialis; 7 – r. marginalis mandibulae; 8 – p. colli n. facialis; 9 – p. auricularis magnus; 10 – p. n. facialis; 11 – m. masseter; 12 – gl. parotis; 13 – ductus parotideus; 14 – a. transversa faciei; 15 – a. et v. superficialis; 16 – p. auriculotemporalis; 17 – p. temporales n. facialis; 18 – p. parietalis a. temporalis superficialis; 19 – r. frontalis a. temporalis superficialis.

ро ба вучуд мөоранд.

Ниёми билхосса капсулаи чисми чарбии лунцро ба вучуд мөорад.

Гадуди назди гүш дар байни гадудҳои лубоби гадуди бузургтарин ба ҳисоб меравад. Асоси вай дар чукурчай паси фук, ки кароргоҳи он низ ба шумор меравад, чойгир шудааст.

Чукурчай пасифукӣ аз пеш бо шоҳаи фуки зерин ва мушаки медиалии болшакл, аз ақиб бо шоҳачаи пистонакшакл, оғози мушакҳои тӯшу қӯлфаку пистонакшакл ва ишкамчай ақибии мушаки думоҳичадор, аз боло бо роҳи беруни иловагӣ маҳдуд шудааст. Дар чукурчай гайр аз назди гадуди гүш рагҳо, асабҳо ва ҳуҷайрабофтӣ онҳоро иҳота кардагӣ низ чойгир шудаанд.

Гадуди назди гүш аз ҳудуди чукурчай пасифукӣ мебарояд. Канори пешии вай дар болои қисми ақибии мушаки хойиш ҷой гирифта, баъзан гадуди иловагиро ба вучуд мөорад. Канори ақибии он бошад, то мушакҳои тушу – қӯлфаку пистонакшакл мерасад. Канори болои он ба роҳи беруни шу-

навоӣ ҷафс мешавад. Канори поёниш то кунчи фуки зерин меояд. Шоҳаи ҳалқии ин гадуд аз қисми чукури он баромада ба тарафи пашдӯни девораи ҳалқ майл мекунад ва бо рагҳову асабҳои дар фосилаи наздигӯши будагӣ ҷафс мешавад.

Ниёми билхоссаи гадуди назди гүш (*fascia parotidea*) на танҳо гадудро иҳота карда, барояш капсулаи ниёми ба вучуд мөорад, балки шоҳаҳоеро ба вучуд мөорад, ки аз байни хиссаҳои он ба даруни гадуд мераવанд. Ниёми мазкур дар сатҳи беруни гадуд, сатҳи ба шоҳаҳои фуки зерин ва мушиаки хойидан ҷафс буда, ҳамчунин дар қисми ақибу сатҳи поёни гафс мебошад. Капсулаи ниёми дар сатҳи болои гадуд, ки ба роҳи беруни шунавоӣ ҳамшабат аст, инчунин дар тарафи медиалий дар нохияи шоҳаи ҳалқ, ки дар ин ҷо кароргоҳи гадуди назди гүш бо фосилаи назди ҳалқ алоқаманд мешавад, суст инкишоф ёфтааст. Ин ҳолат имконият медиҳад, ки чирк аз гадуди назди гүш ба фосилаи назди ҳалқ ва ҳангоми паротит ба роҳи беруни шунавоӣ гузарад ва процесси илтиҳобӣ – фасоди аз ковокии гӯши беруни ва мобайни ба гадуд интиқол ёбад.

Мачрои гадуди назди гүш дар самти уфукии мутавозӣ (паралелл) ва поён камони руҳсора, дар сатҳи беруни мушаки хойидан карор дорад. Мачро дар канори пеши мушаки хойидан дар зери кунчи рост ба дарун тоб ҳӯрда мушаки лунцро шикофта, дар даромадгоҳи даҳон дар байни дандонҳои болои курсии калон кушода мешавад. Мачрои гадуди назди гүш аз ҷиҳати шакл ва мавқеъ устувор нест, тағиیرёбанд аст, (мустаким, поёнраванда, болораванда, s – шакл, зонушакл, дугона). Ин ҳолатро ҳангоми зондгузорӣ ва амалиёти он дар ёд доштан мухим аст. Мачро дар хате, ки аз асоси нармаки гүш ба парая бинӣ ё кунчи даҳон мегузарад, инъикос мейбад.

Дар даруни гадуди назди гүш, дар чукурий ва самтҳои гуногун шарёни беруни хоб ва шоҳаҳои ниҳоии он, вариди паси фуки зерин, асабҳои гүшу ҷакка ва рӯй, ҳамчунин гиреҳҳои амиқ ва сатҳии лимфавии назди

гуш мегузарад.

**Нохияи амики рӯй** (нохияи байнифукӣ ба ақидаи Пирогов, Н. И.) баъди бурида партофтани шохаҳои фуки зерин, мушаки хойидан ва камони рухсора дастрас мешавад.

**Сарҳад.** Ин нохия фосилаест, ки аз берун бо шохаи болоравандай фуки зерин, аз пеш бо дунгичаи фуки барин, аз тарафи медиалий бо шохаи болшакли устухони фонашакл, аз боло бе асоси косаи сар маҳлуд шудааст. Вай аз мушакҳо, ҳуҷайрабофт, рагҳо ва аса-бҳо пур шудааст. Дар ин ҷо мушакҳои медиалий ва латералии болшакл ва мушаки чакка мавҷуд буда, дар нуқтаи васлшавии вай бо шохаи иклилии (corona) фуки зерин қарор доранд. Ҳар як мушаки болшаклро саҳфаи тунуки ниёми ҳозора кардааст. Иловава бар ин, дар байни мушакҳои болшакл саҳфаи бофтаи пайвандӣ қарор дорад. Вайро ниёми байни болшакл ё апоневрози байни болшакл низ меноманд ва вай мушакҳоро аз якдигар чудо месозад.

Дар нохияи амик ду фосилаи байниниёми ҳуҷайрабофтӣ мавҷуд аст: фосилаи чаккаву болшакл ва байни болшакл. Фосилаи чаккаву болшакл дар байни мушакҳои болшакли латериаливу медиалий ҷойгир шуда, шакли роги сагиталий дорад. Фосилаи байни болшакл бошад, дар байни мушакҳои башакли латериаливу медиалий дар шакли роги сесунча мавқеъ дорад. Ҳарду фосиларо бофтаи пайвандии ковок пур кардааст. Вай нафақат онҳоро байни якдигар васл месозад, балки дар самтҳои гуногун ба қисмҳои дигар низ (нохияи чакка, чукурчай бол-

шаклу ком, нохияи ҷисми ҷарбдори лунҷ ва г.) мегузарад.

**Фосилаи чаккаву болшакл** бо ҷисми ҷарбдори лунҷ ва чукурчай болшаклу ком пайваст мешавад. Бо ёрии суроҳи мудаввар бошад, бо ковокии косаи сар иртибот барка-рор мекунад. Тавассути роги поёнии ҷашмхона вай бо ковокии ҷашмхона алоқаманд мешавад. Бо ковокии бинӣ ба воситаи суроҳии фонашаклу ком, бо ковокии даҳон ба воситаи канали ком пайваст мешавад. Дар фосилаи чаккаву болшакл асосан рагҳо қарор доранд: шарёни фуки барин бо шохаҳояш ва варидҳои зиёд, ки бофти варияни болшаклро ба вучуд овардаанд.

**Фосилаи байни болшакл** ба воситаи суроҳҳои байзашакл ва хордор бо фосилаҳои чаккаву болшакл дар назди ҳалку ковокии сар пайваст мешавад. Бо равиши асаби забон ба қаъри ковокии даҳон мерасад. Дар ин фосила илова бар бофти варидӣ, шарёни фуки боло ва шохаҳои он, инчунин аса-бҳо – шохаҳои асаби фуки зерин (асаби шохаҳои забону поёнии алвеалагӣ) низ мегуза-ранд. Асабҳои поёнии алвеоларӣ ва забонӣ дар фосилаи болшакл ҷойгир шуда тавассути ниёми байни болшакл аз якдигар чудо қарда мешаванд. Дар байни асабҳои забон ва поёнии алвеоларӣ мавҷуд будани миён-девори ниёми аҳамияти амалий дорад. Зеро ки вай анестезияи мандибуляриро аз ҷиҳати топографӣ – анатомӣ асоснок намуда, баъзе мушкилиҳо ва нокомиҳои ин анестезияро шарҳ медиҳад.